

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД: 891.550 + 809.155.0 (2Т)

ФАТУЛОЧОНИ УМАРЗОДА

ҲУМОМИ ТАБРЕЗӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ ҒАЗАЛИЁТИ Ӯ

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ
аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертатсия дар кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ:

Максадзода Бадриддин Максад – доктори илмҳои филологӣ, профессор, устоди кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

Истрофилниё Шарифмурод Раҳимзода – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода;

Баёнов Махмаднабӣ Бачаҷоновиҷ – номзади илмҳои филологӣ, муовини директори Муассисаи давлатии «Хонаи китоби Тоҷикистон»-и Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар:

**Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.**

Ҳимояи диссертатсия «Об» феврали соли 2025, соати 15:00 дар маҷлиси шурои диссертационии 6D.KOA-020-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суроғ: шаҳри Душанбе, Буни Ҳисорак, бинои таълимии №10, толорои шурои олимони факултети филология) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) ва тавассути сомонаи www.tnu.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат рӯзи «___» соли 2025 тавзеъ шудааст.

**Котиби илмии
шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои филологӣ**



Бобомаллаев И.Ч.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Ҳумоми Табрезӣ шоири ғазалсаро ба забони форсии тоҷикӣ дар асри XIII буда, асосан, дар пайравии Саъдӣ ғазал сурудааст.

Тавре ки ба ҳамагон маълум аст, асри XIII дар таърихи кишварҳои Шарқу Ғарб яке аз давраҳои мудҳишу ноором будааст. Бо ин вучуд, ин давра дар ҳаёти адабию фарҳангии мардуми тоҷику форс хеле пурсамар воқеъ шудааст, зоро шеъру адаби форсии тоҷикӣ дар ҳамин давра аз ҳама ҷиҳат пеш рафтааст. Аксари шоирони бузурги ғазалсарои адабиёти форсу тоҷик, аз қабили Саъдии Шерозӣ, Фахриддини Ироқӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳумоми Табрезӣ ва дигарон дар ҳамин аср ба арсаи эҷод омадаанд.

Яке аз адабони ғазалсарои ин давр Ҳумоми Табрезист, ки, мутаассифона, таҳқиқи аҳволу осори ўз аз мадди назари муҳаққиқон дур мондааст. Ҳамин ҳолат зарурати омӯзиши рӯзгору осор, таркиби жанрии девон ва таҳлили ғазалиёти ўро пеш меорад. Мубрамии мавзуи таҳқиқ боз дар он дида мешавад, ки то ҳамаи ғазалсароёни давраи классикии адабиётамон ва, маҳсусан, ҳамасрони Ҳумом ва ашъори онҳо пурра омӯҳтаву таҳқиқ карда нашавад, дар бораи ташаккулу пешрафти ғазали классикии форсу тоҷик ба таври қатъӣ мулоҳиза рондан имконнопазир мебошад.

МО дар диссертатсия масоили марбут ба рӯзгору ашъори Ҳумоми Табрезӣ, таснифоти жанрии девони ин шоир, мундариҷаи ғоявӣ ва ҳусусиятҳои бадеии ғазалиёти ўро таҳқиқ кардаем.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. То ҳол дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти Ҳумоми Табрезӣ таҳқиқоти комил, ки битавонад тамоми паҳлухои ҳаёт ва мероси адабии ўро фаро бигирад, ба анҷом нарасидааст. Аввалин маълумотро дар ҳусуси Ҳумом, рӯзгор, осор ва ҳунари эҷодии ўз дар девони худи шоир метавон пайдо кард. Шоир дар ғазалҳо, қасидаҳо ва маснавиёташ доир ба баъзе ҳолот ва ҷузъиёти зиндагонӣ, дӯстон, шогирдон ва ҳунари ғазалсарои худ ишораҳо кардааст. Гузашта аз ин, дар ағлаби тазкираҳои дар замони зиндагии ўз ва баъд аз он таълифёфта, таърихномаҳо, чунгу сафинаҳо, ҳамчунин, дар китобҳои ба таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ баҳшидаи донишмандони Эрон, Аврупо ва баъзан Тоҷикистон доир ба Ҳумоми Табрезӣ ишораҳо ба назар мерасанд.

Куҳантарин тазкирае, ки дар ҳусуси Ҳумоми Табрезӣ маълумот ироа кардааст, «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ мебошад. Дар ин тазкира ҳикояи ҷолиби воҳӯрии Ҳумом бо Саъдӣ низ хеле шавқовар оварда шудааст, ки минбаъд он дар дигар тазкираву сарчашмаҳо, амсоли «Мунис-ул-аҳрор фӣ дақоик-ул-ашъор»-и Муҳаммад ибни Бадри Ҷочармӣ, «Ҳабиб-ус-сияр»-и Хондмир, «Равзот-ул-чинон ва ҷаннат-ул-ҷанон»-и Ҳофиз Ҳусайнӣ Карбалоии Табрезӣ, «Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади Розӣ, «Маҷмаъ-ул-фусаҳо»

ва «Риёз-ул-орифин»-и Ризоқулихони Ҳидоят, «Райҳонат-ул-адаб»-и Мухаммадалии Табрезӣ, «Наштари ишқ»-и Ҳусайнқулихони Азимободӣ, «Рӯзи равшан»-и Сабо ва дигар китобҳои ба таърихи адабиёт баҳшидашудаву баъзе осори таҳқиқии имрӯза, ба мисли «Шеър-ул-Аҷам»-и Шиблии Нуъмонӣ, «Таърихи адабии Эрон»-и Эдуард Браун, «Суҳанварони Озарбойҷон»-и Азизи Давлатободӣ, «Таърихи наҳзатҳои фикрии эрониён»-и Абдуррафеъи Ҳақиқат, «Таърихи адабиёти Эрон»-и Ризозода Шафақ, «Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави забони форсӣ»-и Забехуллоҳи Сафо ва ғайра зикр шудааст.

Вобаста ба мавзуи мавриди таҳқиқ дар Эрон вазъ каме дигархелтар аст. Ҷустуҷӯи мо нишон дод, ки исми Ҳумом дар донишномаву луғатномаҳо, аз ҷумла, «Луғатнома»-и Дехҳудо, «Фарҳанги форсӣ»-и Мухаммад Муин ва «Донишномаи забону адаби форсӣ» омадааст. Ҳамчунин, дар хусуси сабки баён, мазмуну муҳтаво ва дигар ҷанбаҳои шеъри Ҳумоми Табрезӣ аз ҷониби баъзе донишмандону муҳаққиқони дигари Эрон, аз қабили Аббосзода Фозил¹, Носир Ализода², Шоҳини Гешагӣ³, Муҳаммадризо Ҳисоракӣ⁴, Рашиди Айвазӣ⁵ ва дигарон мақолаҳо навишта шудаанд. Муайяди Собитӣ аввалин бор девони Ҳумомро мураттаб ва чопи замонавӣ кардааст. Рашиди Айвазӣ ба ҷуз он ки дар хусуси Ҳумоми Табрезӣ мақолаҳои алоҳида дорад, ҳамчунин, бори дувум девони шоирро бо муқоиса ба дигар нусахи мавҷуди он мураттабу чоп кардааст⁶, ки ҳоло беҳтарину комилтарин чопи девони шоир мебошад ва мо низ дар навиштани кори худ аз ҳамин чопи девони шоир кор гирифтаем. Ҳамчунин, дигар донишмандони Эрон, аз қабили Азизи Давлатободӣ, Фарниё Сафдарпур, Ризозода Шафақ ва Забехуллоҳи Сафо дар китобҳои таърихи адабиёти худ дар хусуси Ҳумоми Табрезӣ ва эҷодиёти ў ҳатталимкон маълумот додаанд.

Аз миёни муҳаққиқони номбурда саҳми Муайяди Собитӣ, Рашиди Айвазӣ ва Аббосзода Фозил дар шинохти Ҳумом ва осору ашъори ў фароҳтар аст. Гарчанде ки рӯзгор ва осори Ҳумом дар Эрон ба таври яқлаҳт таҳқиқ нашудааст, дар муқаддимаи чопи имрӯзаи девони шоир, ки аз ҷониби Рашиди

¹ Аббосзода, Фозил. Нигоҳе ба мағоҳими сонавии ирфонии чеҳраи маъшук дар девони Ҳумоми Табрезӣ / Ф. Аббосзода // Ирфони исломӣ (адён ва ирфон). – Техрон, 1394. – Шуморави 45. – С. 59-72.

² Ализода, Носир, Фарниё, Сафдарпур. Таҳқики илми баён дар девони Ҳумоми Табрезӣ / Н. Ализода, Ф. Сафдарпур // Номаи порсӣ. – Техрон, поиз ва зимистони соли 1370. – Шумораи 50. – С. 45-57.

³ Гешакӣ, Шоҳин. Баррасии сабкшиносии девони Ҳумоми Табрезӣ / Ш. Гешакӣ // Донишкадаи адабиёт ва улуми инсонии Донишгоҳи Курдистон, баҳмани соли 1387. Поённома. – 25 с.

⁴ Ҳисоракӣ, Муҳаммадризо. Сабкшинохти ғазалиёти Саъдӣ ва Ҳумоми Табрезӣ / М. Ҳисоракӣ // Пажӯҳишномаи нусхшиносии мутуни назму насрӣ форсӣ. – Исфаҳон, 1401. – Шумораи 17. – С. 31-50.

⁵ Айвазӣ, Рашид. Таассуроти Ҳумоми Табрезӣ аз Саъдии Шерозӣ / Р. Айвазӣ // Фаслномаи забон ва адаби форсии Донишгоҳи Табрез. – Табрез, 1350. – Шумораи 97. – С. 188-197.

⁶ Табрезӣ, Ҳумом.. Девон / Ҳумоми Табрезӣ. Бо қӯшиши Рашид Айвазӣ. – Техрон: Таъриҳ ва фарҳангӣ Эрон, 1351. – С. 317.

Айвазӣ ба нашр омода шудааст, дар бораи аҳволи Ҳумом баъзе таҳлилҳои шарҳиҳои ироа шудаанд.

Дар баъзе китобҳои таърихи адабиёти тоҷик, ки дар Тоҷикистон ба нашр расидаанд, номи Ҳумом дар зумраи шоирони соҳибноми асри XIII номбар шудаасту бас¹. Дар ҷилди 8-уми «Энциклопедияи советии тоҷик»² ва дар ҷилди 3-юми «Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик»³ роҷеъ ба Ҳумом мақолаи кӯчаки энциклопедӣ аз ҷониби С. Воҳидов навишта шудааст. Донишманди тоҷик А. Афсаҳов дар рисолаи хеш «Сайфи Фарғонӣ»⁴ зимни шарҳу баррасии қасоиди Сайфи Фарғонӣ аз шоири ҳамасри ў Ҳумом ёд карда, аз якчанд қасоиди ў намуна меорад. А. Афсаҳзод дар рисолаи «Ҷомӣ – шоири ғазалсаро»⁵ зимни шарҳи муҳтассоти жанрии ғазал то давраи Ҷомӣ, аз Ҳумоми Табрезӣ ҳамчун шоири ғазалсарои асри XIII ном мебарад. Ҳамчунин, У. С. Казакова дар мақолаи «Таъсирпазирии Салмони Совачӣ аз шуарои бузурги пешин»⁶ як ғазали Ҳумомро меорад, ки Салмон ба ў назар доштааст. Ба ҷуз аз инҳо, ки зикр кардем, дар Тоҷикистон дар ҳусуси Ҳумоми Табрезӣ ахбори дигаре ба даст наомад.

Тавре зикр шуд, роҷеъ ба аҳволи Ҳумом дар илми шарқшиносии Ғарбу Шарқ мақолаҳои алоҳидай илмӣ таълиф шудаанд, аммо рисолаи комиле, ки тавонад паҳлуҳои гуногуни ҳаёту осори ўро фаро гирад, нашр нашудааст.

Ағлаби ахбори дар сарчашмаҳо омада нақл аз рӯйи якдигар мебошанд. Маълумоти овардаи баъзе муҳаққиқони таърихи адабиёт дар замони муосир низ ҳамин ҳукмро дорад. Гузашта аз ин, аксари муҳаққиқон на танҳо саҳву ҳатоҳои дар тазкираву сарчашмаҳо ҷойдоштаро ислоҳ накардаанд, балки онҳоро дар осори хеш такрор низ кардаанд. Бо ин вучуд, маълумоти овардаи онҳо барои баҳс ва барқарорсозии шарҳи ҳолу таҳлилу баррасии ашъори адиб мусоидат карда метавонанд.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи кори диссертационӣ яке аз фаслҳои корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ташкил карда, дар асоси нақша марҳала ба марҳала ичро шудааст.

¹ Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қисми дувум. – Душанбе: Дониш, 1984. – С. 250, 286, 288.

² Воҳидов, С. Ҳумоми Табрезӣ // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. 3. – Душанбе, 2004. – С. 477.

³ Воҳидов, С. Ҳумоми Табрезӣ // Энциклопедияи советии тоҷик. Иборат аз 9 ҷилд. Ҷ. 8. – Душанбе, 1988. – С. 417.

⁴ Афсаҳов, А. Сайфи Фарғонӣ / А. Афсаҳов. – Душанбе: Маориф, 1977. – С. 116-118

⁵ Афсаҳзод, А. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро / А. Афсаҳзод. – Душанбе, 1989. – С. 35, 63.

⁶ Казакова, У.С. Таъсирпазирии Салмони Совачӣ аз шуарои бузурги пешин / У.С. Казакова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2023.. – № 1 (102). – С. 128-135.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Ҳадафи асосии мо дар навиштани диссертатсия таҳқиқу баррасии рӯзгор, осор ва таҳлилу баррасии мундариҷаи ғоявӣ ва бадеиёти ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ мебошад. Барои амалӣ кардани аҳдофи худ қӯшиш кардем, ки дар асоси таҳлилу баррасии ахбори сарчашмаҳо, тазкираҳо ва манобеи муҳталифи илмию адабӣ ҷараёни зиндагӣ ва мероси адабии Ҳумоми Табрезиро барқарор карда, дар бораи соҳтори ғазалҳо, мазмуну мундариҷа, вежагиҳои жанрӣ, маъниофарӣ, бадеиёт, вазну қоғияи ғазалҳои шоир таҳқиқоти илман асоснок ироа намоем.

Вазифаҳои таҳқиқ. Ҳангоми таҳқиқ дар хусуси рӯзгору осор ва ғазалиёти Ҳумоми Табрезӣ масоили зер ба миён гузоштаву ҳал карда шудаанд:

- баҳси ному нараб ва алқоби Ҳумоми Табрезӣ;
- дақиқ муайян намудани соли таваллуд ва вафоти шоир;
- барқарор намудани паҳлӯҳои дигари зиндагиномаи шоир;
- таҳқиқ ва тавсифи нусхаҳои ҳаттии девони Ҳумом;
- таҳқиқи анвои адабии таркиби девони шоир;
- таҳлил ва баррасии мундариҷаи ғоявии ғазалиёт;
- муайян намудани маъниофарии шоир дар ғазал;
- таҳқиқ ва муайян кардани соҳтору устухонбандии ғазалҳо;
- таҳқиқи ҷанбаҳои мусиқоии ғазалҳои Ҳумом;
- таҳқиқи авзони ғазалҳо;
- муайян кардани анвои қоғияву радиф дар ғазалҳо;
- таҳқиқ ва баррасии санъатҳои бадеии ғазалҳои шоир.

Объекти таҳқиқ. Объекти таҳқиқ дар рисолаи мо ашъори ғиноии асри XIII форсу тоҷик, маҳсусан, жанри ғазал мебошад.

Предмети таҳқиқро дар диссертатсия девони ашъори лирикӣ Ҳумоми Табрезӣ ва, ҳамчунин, осори дигари назмии ў ташкил медиҳад.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Ҳангоми таҳқиқ, навиштан ва бандубости диссертатсия барҳурди сирф илмӣ сурат гирифтааст ва ҳамчунин, ба афкори назарӣ ва таҳқиқии донишмандони ватанию ҳориҷӣ, аз қабили Е.Э. Бертелс, Э. Браун, Я. Рипка, Саъид Нафисӣ, Забехуллоҳи Сафо, Абдулхусайн Зарринкӯб, Маликушшуаро Баҳор, Бадеуззамони Фурӯzonфар, Садриддин Айнӣ, Шарифҷон Ҳусейнзода, Расул Ҳодизода, Ҳудой Шарифзода, Абдунабӣ Сатторзода, Абдуманнони Насриддин, Носирҷон Салимӣ, Бадриддин Мақсудзода, Мирзо Солеҳов, Мисбоҳиддини Нарзиқул, Муҳриддин Низомӣ, УмедаFaффорова ва дигар донишмандону назариядонон ба назар гирифта шуд. Ҳамчунин, барои таҳлили ғазалҳои шоир асарҳои таҳқиқии ба ғазал ва дигар

анвои адабӣ бахшидаи муҳаққиқон дар давраҳои гуногуни адабиёти форсии тоҷикӣ, аз қабили А. Мирзоев, А. Афсаҳзод, Р. Ҳодизода, Х. Шарифов, А. Сатторзода, А. Алимардонов, Б. Мақсадзода, У. Тоиров, М. О. Солеҳов, М. Нарзиқул, М. Низомӣ, ховаршиносону адабпажӯҳони хориҷӣ, ба мисли Шиблии Нуъмонӣ, Зайнулобуддини Муътаман, Ҳусайни Размҷӯ, Дориоши Сабур, Ҷалолиддини Ҳумоӣ, Мансури Раstagори Фасоӣ, Сируси Шамисо, М. Ш. Қадқаниӣ, М. Ҷ. Каззозӣ, И.С. Брагинский, М. Л. Рейснер ва дигарон дар назар гирифта шудаанд.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Диссертатсия дар асоси равишҳои муқоисавию таърихӣ, татбиқӣ, истидлолӣ, тавсифӣ, оморӣ ва дигар равишҳои адабиётшиносии мусоир таълиф ёфтааст.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар асоси нусахи хаттӣ ва чопии девони Ҳумоми Табрезӣ, бавижа, нусхаҳои чопии мураттабкардаи Рашиди Айвазӣ ва Муайяди Собитӣ, ҳамчунин, тазкираву таърихномаҳо, ҷунгу сафинаҳое, ки дар бораи Ҳумоми Табрезӣ маълумот додаанд, таълиф гардидааст. Ба ҷуз аз инҳо, осори илмӣ, таҳқиқӣ ва адабие, ки дар бахши китобномаи диссертатсия зикр шудаанд, ба сифати манбаъҳои назарӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Навғонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик масъалаҳои зиндагинома, мероси адабӣ, нусхаҳои хаттии девон, таркиби жанрии девон, мундариҷаи ғоявӣ ва бадеиёти ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ мавриди таҳқиқи комили илмӣ қарор мегирад. Аз ҷумла, дар асоси таҳлилу муқоисаи маълумоти сарчашмаҳои гуногуни илмию таърихӣ ва осори худи шоир ному нараб, алқоби фахрӣ, санаи таваллуд, устодон, наздикон ва ҷараёни зиндагии Ҳумоми Табрезӣ муайян карда шудааст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Ҳумоми Табрезӣ шоири форсу тоҷики асри XIII буда, ному нараби комили ўХоҷа Ҳумомуддин ибни Алои Табрезист. Ўшоири ғазалсаро буда, дар пайравии Саъдии Шерозӣ ғазал эҷод мекард. Аз Ҳумоми Табрезӣ ҳамагӣ як девони ашъор ба мо расидааст, ки соле пас аз марги шоир бо амри Рашидуддини Фазлуллоҳ – вазiri Элхониён, тадвин шудааст.
2. Таҳлилу муқоисаи маълумоти сарчашмаҳо ва осори худи Ҳумоми Табрезӣ моро ба ҷунуни хулоса овард, ки ў таҳминан байни солҳои 1230-1237 м. ба дунё омада, соли 1314 м. аз дунё гузаштааст.
3. Ҳумом аз шогирдони алломагони замонаш – Ҳоҷа Насираддини Тӯсӣ ва Қутбиддини Шерозӣ будааст. Аз ин бармеояд, ки Ҳумом ғайр аз шеъру шоирӣ, ҳамчунин, донишманди соҳаи мантиқу фалсафа низ буда ва аз улуми нучуму ҳайат низ огоҳ будааст.

4. Аз ишораҳои шоир дар девонаш маълум карда шуд, ки ў низ мисли ҳамасронаш Саъдии Шерозӣ ва Фахриддини Ироқӣ суннии шофей будааст.

5. Аксари ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ тибқи суннати ғазалҳои ирфони хуросонӣ суруда шуда, ба тавсифу ситоиши маъшуки азалий, қурб ҷӯстан ба ў ва ҳудро фидо кардан дар роҳи ў навишта шудаанд. Гузашта аз ин, баъзе ғазалҳои Ҳумом мазомини панду андарзӣ, ахлоқию тарбиятӣ дошта, дар миёни онҳо ғазалҳои комиле ҳам ҳастанд, ки мадҳӣ мебошанд ва ба ин ё он шахси машҳури замони шоир баҳшида шудаанд. Нуқтаи ахир яке аз вежагиҳои ғазалиёти Ҳумом мебошад.

6. Дар ҳаллоқияти адабӣ шоир аз қонунияти адабии қолабгарӣ берун нарафтааст ва гоҳ-гоҳе тавассути ошноизудоӣ ва ё ацибсозӣ ҳунарсозаҳои масдуди пешиниёнро боз намуда, маъниҳои бадеии тозае оғаридааст.

7. Аз саноема маънавии бадеӣ, ба мисли тавсиф, ташбех, истиора, мачоз, талмех, ихом, тазодду муқобала ва ғайра хеле олӣ ва шоирона кор гирифтааст.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои бадастомада ҳангоми баррасии масъалаҳои гуногуни адабиётшиносӣ, аз ҷумла, таърихи адабиёти асри XIII, таҳлили маънӣ ва шаклии ғазал, назарияи шеър, соҳтори ҳунарӣ ва нақди адабӣ мусоидат ҳоҳанд кард. Диссертатсия барои муҳаққиқоне, ки минбаъд ба пажӯҳиши масъалаҳои гуногуни адабиёти бадеии асри XIII иқдом менамоянд, маводди назарӣ дода метавонад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки маводди онро ҳангоми таълифи фаслҳои гуногуни китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, ҳамчунин, мақолаву рисолаҳои илмӣ ҳамчун манбаъ метавон истифода бурд. Натиҷаҳои бадастомадаи диссертатсия барои донишҷӯёни риштаи филологӣ зимни таълифи корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва магистрӣ метавонанд мусоидат кунанд.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Кори диссертационӣ дар мавзуи «Ҳумоми Табрезӣ ва ҳусусиятҳои гоявию бадеии ғазалиёти ў» ба доираи мавзӯъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ комилан мувофиқат мекунад.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Бо маслиҳату машварати роҳбари илмӣ масъалаҳои асосию фаръии таҳқиқшаванда дар диссертатсия пешниҳод гардида, фарзияҳои илмӣ муайян карда шудаанд. Ҳамчунин, муаллифи диссертатсия тайи солҳои таҳқиқ рӯи масъалаҳои таҳқиқаш силсилаи мақолаҳоро чоп намудааст, ки ҳама фарогири мавзӯъҳое мебошанд, ки ба диссертатсия даҳл доранд. Муаллиф тавонистааст бо чопи мақолаҳои алоҳида баъзе аз фаслу бобҳои диссертатсиро қаблан ба ҷомеаи илмӣ муаррифӣ намояд.

Тасвиби амалии натицаҳои таҳқиқ. Доир ба мухтавои асосии диссертатсия ва хулосаҳои таҳқиқ муаллиф дар конфронсҳои байналмилаӣ, ҷумҳурияйӣ, донишгоҳӣ ва маҳфилҳои илмию амалӣ (солҳои 2015-2024) маърузаҳо хондааст. Бахшҳои асосии диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳоду баррасӣ шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №16 аз 14.06.2024) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Нашири таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Нуктаҳои асосӣ ва натицаҳои таҳқиқ дар шакли мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай пешниҳодкардаи Комиссияи олии атtestатсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди «Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон», «Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон» ва «Паёми Донишгоҳи байналмилаии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода» чоп шудаанд, ки теъдодашон ба шаш аداد мерасад.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ёздаҳ фасл, ду зерфасл, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат буда, дар маҷмуъ 195 сафҳаи чори компьютериро дар бар мегирад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ

Дар **муқаддимаи** диссертатсия мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ ва дар баҳши тавсифи умумии таҳқиқ мақсад, вазифаҳо, объекту передмет, асосҳои назарӣ, методологӣ, сарчашмаҳо ва навғонии илмии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ, мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ ва тасвиби амалии натицаҳои таҳқиқ зикр шудаанд.

Боби якуми диссертатсия **«Зиндагинома ва мероси адабии Ҳумоми Табрезӣ»** ном дошта, аз ду фасл ва ду зерфасл иборат аст. **Фасли якуми боби якум «Шарҳи ҳоли илмии Ҳумоми Табрезӣ»** унвон дорад. Муайян карда шуд, ки Ҳумоми Табрезӣ яке аз шоирони бузурги ғазалсарои асри XIII буда, даврони зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии ў ба замони ҳукмронии Элхониёни муғул рост меояд. Ҷустуҷӯи мо нишон дод, ки таваҷҷуҳи муҳаққиқон ба ин шоир ҷандон зиёд нест. Ҳамчунин, маълум шуд, ки дар хусуси зиндагии шоир зиёда аз 25 тазкира, таъриҳнома ва ҷунгу баёзҳо маълумот медиҳанд. Дар ин фасл бо такя бар маълумоти онҳо шарҳи ҳоли илмии шоир барқарор карда шудааст.

Фасли дувуми боби якум «Мероси адабии шоир» унвон дошта, аз ду зерфасл иборат мебошад. **Зерфасли якуми** фасли дувуми боби якум «**Девони Ҳумоми Табрезӣ ва нусхаҳои хаттии он**» унвон дорад. Девони Ҳумоми Табрезӣ соле баъд аз марги ў бо дастури вазири бузурги Элхониён, Рашидуллоҳи Ҳамадонӣ тадвин шудааст. Маълум аст, ки девони мураттабнамуда ҳовии тамоми суродаҳои шоир нест. Девони Ҳумом ду бор дар Эрон чоп шудааст. Бори аввал соли 1333 /1955 бо қӯшиши Муайяди Собитӣ ва бори дуюм соли 1351 /1973 аз ҷониби Рашиди Айвазӣ бо дастрасӣ бо дигар нусхаҳои мактуб чоп шуд. Замони истинсаҳи нусхаҳои девони шоир асрҳои XIV-XV мебошанд. Нусхаҳои хаттии девони Ҳумом дар марказҳои илмии Тоҷикистон вучуд надоранд. Мураттиби девони Ҳумом, Рашиди Айвазӣ, аз нусхаҳои девони шоир, ки дар бузургтарин китобхонаҳо ва марказҳои илмии ҷаҳон, амсоли Китобхонаи миллии Фаронса, Китобхонаи Доғишгоҳи Панҷоби Лоҳур, Китобхонаи Лоло Исмоили Туркия, Китобхонаи мадрасаи олии Сипаҳсолор, Китобхонаи Музейи Бритониёи Қабир, Китобхонаи Малики Эрон маҳфузанд, кор гирифтааст.

Зерфасли дувуми фасли дувуми боби якум «**Таснифоти жанрии ашъори Ҳумоми Табрезӣ**» ном дорад.

Девони Ҳумоми Табрезӣ дар таҳияи Рашиди Айвазӣ ашъори Ҳумомро дар ҳудуди 3944 байт дар бар гирифта, аз ин микдор 145 байт ба арабӣ ва бокӣ 3799 байт ба забони форсии тоҷикӣ суруда шудаанд.

Тартиби жанрии девони Ҳумом дар таҳияи Рашиди Айвазӣ чунин аст: 45 қасида, 220 ғазал, 37 қитъа, 98 рубой, 35 фард, 1 тарҷеъбанд дар сӯги Шамсиддини Соҳибдевон ва ду маснавӣ – яке «Суҳбатнома», ки ҳовии 337 байт аст ва дигаре «Китоби маснавиёт», дар баҳри хафиҳ, ки аз 558 байт иборат аст.

Ҳумом, қабл аз ҳама, шоири ғазалсарост ва дар ҳамаи нусхаҳои мавҷуди девони шоир ғазал дар ҷойи аввал қарор дорад, ки тезододи онҳо 220-то мебошад. Аз рӯйи мазмуну муандариҷа ғазалҳои шоир бештар таҷассумгари ишқи тасаввуғӣ, мадҳу сано ва панду андарз мебошанд, ки ин паҳлуи ғазалиёти шоирро дар боби дуюм муфассал баррасӣ кардаем.

Таҳқиқи мо нишон дод, ки шоирони бузурги баъд аз Ҳумом омада, аз қабили Сайфи Фарғонӣ, Амир Ҳусрав, Убайди Зоконӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳуҷандӣ, Салмони Совачӣ ва дигарон дар эҷоди ғазал ба Ҳумом пайравӣ кардаанд ва ғазалҳои ўро истиқбол намудаанд. Ин масъала аз мавзузъоест, ки дар оянда таҳқиқи ҷиддии мӯшикофонаро меҳоҳад, то таъйин карда шавад, ки тавассути ошнозудӣ шоирони номбурда то қадом ҳад ҳунарсозаҳои ашъори Ҳумомро равшану чилонон намудаанд ё ҷигуна маъниҳои ғазалҳои Ҳумомро ба ғазалҳои худ интиқол намуда, ба онҳо либоси наъ додаанд.

Боби дуюми диссертатсия «Мундариҷаи ғоявии ғазалиёти Ҳумоми Табрэзӣ» ном дошта, аз ҷаҳор фасл иборат мебошад.

Фасли якуми боби дувуми диссертатсия «Шеваҳои оғариниши маънӣ дар қолаби ғазал» унвон дорад.

Аслан, мизони муваффақият ва тамоми ҳунари ҳар шоире дар соҳтани маънӣ зоҳир мешавад. Ба ин масъала бори аввал формалистони рус, аз қабили В.Б. Шкловский, А. Веселовский, Б.М. Эйхенбаум, Р.О. Якобсон, Ю. Тинянов ва дигарон ба таври низомманд бархурд кардаанд ва равиши падид овардани маънӣ аз тарафи адібонро мушаххасан нишон додаанд. Ба қавли саҳехи онҳо, маънӣ дорои вучуди мустақиле нест, ки дар баробари шакл ё форма қарор бигирад. Ҳамоно ки сурат ҳунармандона эҷод шуд, ҳамзамон маънӣ зода мешавад.

Суханшиносони рус «маънӣ»-ро «мотив» гуфтаанд, ки баргирифта аз суханшиносии Аврупост. Донишмандони эронӣ ҳам ин мақулаи адабиро «мутиф» ё «бунмоя» ном ниҳодаанд, ки аввалий айни вожаи аврупоист ва фақат аз ҷиҳати талаффуз мувофиқи савтиёти форсӣ даромадааст. Мотив, тибқи таърифи суханшиноси замони ҳозираи рус И.В. Силантиев, ки поэтикаи онро кор кардааст, ҷиҳати соҳторию семантикийи шеър мебошад ва он бо мавзӯъ, шакл ва мазмун марбут буда, дар низоми ҳунарии матн, яъне адабияти он нақши муҳим мебозад¹. Баъзе суханшиносон мотивро аз ҷиҳати он ки дар матни бадеии дигарон низ бо тағирии шакл навъе такрор мешавад, яъне то андозае устувор аст, моҳиятан марбути соҳаи «матни пинҳон» (*интертекст*) донистаанд. Ин ақидаро О. М. Фрейденберг, ки аз пайравони назарияи поэтикаи таърихии А. Н. Веселовский мебошад, бештар тарафдор аст². Аз миёни суханшиносони Эрон Шафейи Кадканӣ низ ҷонибдори чунин ҷашманӣ дар аст³. Донишманди мазкур дар пайравӣ аз ақидаи шаклгароёни рус, бар он назар аст, ки шоир бо усули ошноизудой, яъне бегона кардани ҳунарсози кӯҳна, онро нав меқунад, ки дар натиҷа маъно низ то андозае тааҷҷубзо ва тозаву равшан мешавад.

Ҳар шоире, албатта, ногузир бо истифода аз забон ва ороҷои гуногуни бадеӣ паёми худро ба хонанда то метавонад дар сатҳи ҳуби ҳунарӣ интиқол медиҳад. Азбаски василаҳои интиқоли маъно шакл асту ҳуди маъно тавассути шакл таҷассум мегардад, ин ҷо масъалаи таносуби шаклу маъно ё баёну паём пеш меояд, ки дар ин мавзӯъ донишмандон ҳамвора гуфтугӯи густарда анҷом

¹ Силантьев, И.В. Поэтика мотива / И.В. Силантьев . – М.: Яз. слав. Культуры, 2004. – С. 7.

² Фрейденберг, О.М. Методология одного мотива. (подг. Текста, примеч. Н.В. Брагинской) / О.М. Фрейденберг // Труды по знаковым системам. – Уч. Записки Тартуского госуниверситета, 1987. - № 6. – С. 120.

³ Кадканӣ, Муҳаммадризо Шафейӣ. Раствори калимот / Муҳаммадризо Шафейи Кадканӣ. Бо қӯшиши Ш. Сӯғизода. – Душанбе: Нашри Файз, 2023. – С. 66.

додаанд. Аммо Шафейи Кадканӣ, ки дар ин мабҳас ҷонидори формалистони рус аст, шаклу маъниро якъо бо ҳам мебинад ва менависад: «Суратгароёни русӣ муҳтаво ё маъниро чизе ҷуз таҷаллии сурат намедонанд ва масъалаи деринаи тақобули муҳтаво ва шакл ё суратро аз бунёд қабул надоранд. Дар ин ҷашмандоз маъно ҳамон сурат аст ва сурат ҳамон маъно»¹. Ин ҳам гуфтанист, ки аз нигоҳи илми забоншиносӣ ҳеч қалимае нест, ки шакл ё форма надошта бошад. Аммо он форма (табиист, ки дорои маъност) дар корбурди шоири асил боғти ҳунарӣ қасб мекунад ва хаёлбарангез мешавад.

Аз ин дидгоҳ агар ба сохтаҳои Ҳумоми Табрезӣ дар ғазалҳояш бингарем, хоҳем дид, ки дар сурудаҳои ў маъниҳо ё мотивҳои анъанавии шеъри ғиноии классикӣ хеле зиёданд. Он маъниҳо иборатанд аз: «бекарории қаҳрамони ғиной ва қӯшишҳои ў барои расидан ба висол»; «вазъи андуҳбори қаҳрамони ғиной»; «шикоят аз бепарвоии маъшуқ»; «бовар доштан ба меҳрубонии ёр»; «арҷузорӣ ба ишқ»; «бедармонии дарди ишқ»; «аз сарнавишт донистани аҳволи худ»; «ҳасрати дидор ва ғами дурӣ аз ёр»; «ашк рехтани қаҳрамони ғиной дар фироzi ёр»; «ҷонбозӣ кардан дар ишқ»; «иҳтиёр надоштани ошиқ дар корҳо»; «мастии ҷашми ёр»; «зулфи парешони маъшуқ»; «орзуи дидани рӯйи дӯст»; «бемислу монанд будани зебоии ёр»; «мазаммати зоҳиди мағрут»; «подшоҳии маъшуқу дарвешии ошиқ»; «роҳат надоштани умури инҷаҳонӣ»; «ғолибии муҳаббат бар ҳавову ҳавас»; «назди ишқ лол мондани ақл»; «ҳичҷоби рӯйи маъшуқ будани олами сурат»; «холӣ гаштан аз ҳаёли мову манӣ»; «умед ва ражо»; «муҳол будани висоли ёр», ҳамчунин, «висоли ёр»; «умрро афзудани дидори ёр»; «дар таманнои висоли ёр зистан» ва ғайраву ҳоказо. Ваҷҳи ғолиби маъниҳои (лейтмотиви) ғазалиёти Ҳумом ситоиши ишқи Зебои мутлақ ва акси ҷамоли безаволи ў будани ҳар ду олам ва қӯшиши маърифати он мебошад.

Аммо сухан дар сари он аст, ки Ҳумом барои оғаридани маъни бадей ба ҳайси шоири асил ғоҳе суратҳои кӯҳнаи матни шоирони қабл аз худашро аз нав коркард намуда, сурату маъниҳои нав ва тааҷҷубзо оғаридаст.

Ҳумом бо нерӯи бузурги ҳаллоқи худ ҳунарсозаҳои қаблиро дар иртиботи маъни пештар зикршуда “вайрон” карда ва онро бо ҷашмандози нав ба ҷониби беохирӣ боз намудаву ҷони тоза бахшидааст.

Аксари кулли ғазалиёти Ҳумом дарбаргирандаи маъниҳои ирфонианд. Яъне, ў бо нигоҳи ҳунарӣ ва ҷамолшиносона ба маъниҳои илоҳиёт назар кардааст, вале онҳоро ногузир бо ҷоҳаҳои маъмул дар забони шеъри пешиниён, аммо ба маъниҳои улвии тасаввуфӣ ифода кардааст. Дар пояи маъниҳо ва ҳунарсозаҳои кӯҳнаи масдуд оғаридани маъниҳои нисбатан тоза дар натиҷаи “гуфтугӯи матнҳо” (истилоҳи М. Бахтин)² ба вучуд омадааст. Ин ҳодисаи

¹ Ҳамон ҷо. – С. 49.

² Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – 258 с.

адабиро дар мутуни аксари ғазалҳои Ҳумом метавонем бибинем. Аз ҷумла, таваҷҷуҳи ин шоири орифро аз аҷзои зебоиҳои маъшук беш аз ҳама «рӯй» ё «руҳсор»-и ӯ ҷалб намудааст. Ҳар кадом аз аъзои дигар таъбияшуда дар вучуди ёр ҳомили паёме аз маъшук аст, вале боз мақому мартабаи “руҳсор” хеле болост, чун он хulosai маҷмаъи сифоту асмо ва нуқтаи ваҳдати зебоиҳо ва билохира, ҷилвагоҳу маҳалли зуҳури таҷаллии ҷамоли маъшук аст. Ин нуқта дар ҳамин қисмати диссертатсия бо намунаҳои ашъори Ҳумом нишон дода шудааст.

Яке аз роҳҳои пайдоиши маъни нав ошноизудоист. Ошноизудоӣ ё ачибсозӣ дар истилоҳ яке аз тарзҳои адабист, ки аввалин бор дар мактаби шаклгароён (формалистҳо)-и рус матраҳ шуд ва яке аз муҳиммтарин назарияҳои ин мактаб маҳсуб мешавад. Яке аз формалистони маъруфи рус Ю.Н. Тинянов ин истилоҳро «дефамиляризатсия» унвон кардааст¹. Истилоҳи ахир ба маъни бегонасозист. Бинобар ин назария, «вазифаи асосии ҳунарманд фаъол кардани ҳунарсозаҳост ва такомули осори адабӣ дар бистараи бекаронаи таърихи адабиёти милали муҳталиф бо ҳамин роҳ шакл мегирад ва тамоми “мотив”-ҳои нотавон ва ҳама ҳунарсозаҳои берамаку азкорафтода фаъол мешаванд ва бо ҷеҳраи дигар ҳудро ошкор мекунанд».² Яъне, барои андак замоне бегона кардани мағоҳими ошно ва нав кардани формаҳо муддати замони дарки ҳонандаро тулонитар карда ва лаҳзай идрокро каме ба тул мекашад ва ба ин восита боиси эҷоди лаззат ва завқи адабӣ мегардад.

Бо таваҷҷуҳ ба таърифе, ки Шафеъии Кадканӣ аз шеър мекунад: «шеър ҳодисаест, ки дар забон рӯй медиҳад ва дар ҳақиқат гӯяндаи шеър, бо шеъри ҳуд амале рӯйи забон анҷом медиҳад, ки ҳонанда миёни забони шеъри ӯ ва забони рӯзмарраву одӣ тамоюзе эҳсос мекунад»³ метавон ошноизудоиро дар хидмати эҷоди ин тамоюз қаламдод кард.

Ба таври дигар, тафовут ва тамоюзи як сухани маъмулӣ бо қаломи шеърӣ дар равиҷҳои коргирӣ аз забон аст. Шоир дар шеъраш вожаҳоро барҳилоғи маъмул ва одии он ба кор мебарад, ҷизе, ки аз он ба унвони «растоҳези қалимот» ёд мекунанд. Марзи шоиру ношиор ҳамин растоҳези қалимот аст. Албатта, ин истилоҳ ҳуд қавонини хоссе дорад, вале ба таври қуллӣ дар дӯдаста – мусиқӣ ва забоншиносӣ дастабандӣ мешавад.

Ҳамин тавр, ҳанҷоршиқаниҳои гуногуни девони Ҳумом таҳқиқи вежаеро талаб мекунад. Бо мурури кӯтоҳ бар девони Ҳумом аз ҷиҳати маъниофарӣ ва навсозии қаломи пешиниён маълум гардид, ки ҳунари ҳаллоқияти адабии ин

¹ Тинянов, Ю.Н.. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тинянов. – Л., 1924. – С. 10.

² Кадканӣ, Муҳаммадризо Шафеъӣ. Растоҳези қалимот/ Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ. Бо қӯшиши Ш. Сӯғизода. – Душанбе: Нашри Файз, 2023. – С. 40-41.

³ Ҳамон ҷо. – С. 76.

шоири ғиногӯ дар ғазалсарой дар таърихи адабиёти куҳансоли мо саҳифаи тозае мебошад. Ин вежагии каломи Ҳумом дар ҳамин фасли диссертатсия ба мисолҳо нишон дода шудааст.

Фасли дувуми боби дувуми диссертатсия «Ишқ дар ғазалиёти шоир» унвон дорад.

Ғазалиёти Ҳумоми Табрезӣ аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ниҳоят ғанию рангоранг мебошанд ва рангорангии мавзӯъ паҳлӯҳои ғоявии ғазалиёти шоирро қавӣ гардонида, бозгӯи ҳадди баланди ҷаҳонбинӣ, таҳайюл ва завқу истеъоди баланди шоир мебошанд. Мавзӯъхое, ки дар ғазалиёти шоир бештар ба назар мерасанд, ишқу муҳаббат, инсондӯстӣ, тараннуми сулҳу дӯстӣ, васфи зебоиҳои табиат, мавзӯъҳои пандуандарзӣ, фалсафию ирфонӣ ва амсоли инҳо мебошанд, ки Ҳумоми Табрезӣ дар баррасии онҳо қудрати бузурги эҷодӣ нишон додааст. Яке аз мавзӯъҳои меҳварии ғазалҳои шоир, тараннуми ишқ ва сайр дар олами ирфони исломӣ мебошад. Ашъори Ҳумоми Табрезӣ лабрез аз эҳсосу идрок ва завқу шӯри ишқ аст. Тавре Шиблии Нуъмонӣ гуфтааст: «Асосу шолудаи тасаввуф ишқи ҳақиқист, ки сар то сари он ҷӯшу ҷазаба мебошад ва аз давлати ишқи ҳақиқӣ, ишқи маҷозӣ ҳам қадрдонӣ шуда ва оташи он тамоми синаҳоро гарм соҳт ва акнун он чи аз забон ҳориҷ мешавад, холӣ аз ҳарорат нест».¹ Дар тамоми ғазалиёти Ҳумом эҳсосоти ишқи поки ҳақиқӣ, сӯзу гудози ошиқона ва орифона ба як ҳунари волои шоирона дар перояҳои хеле баланди адабӣ баён шудаанд.

Фасли сеюми боби дувуми диссертатсия «Мадҳ дар ғазал» ном дорад.

То кунун пажӯҳиши густарда ва комиле доир ба сайри ғазали мадҳӣ анҷом нашудааст. Аммо дар бораи танаввуъи мазмун дар ғазал ба таври куллӣ ва дар ғазали Ҳофиз ба таври хосс пажӯҳишҳое сурат гирифтаанд.² Сируси Шамисо дар «Сайри ғазал дар шеъри форсӣ», мұътақид аст, ки Ҳоқонӣ зоҳирان аввалин касест, ки ба сурудани ғазали мадҳӣ иқдом кард.³

Аммо таҳқик ва мутолиаи девони шоирони барҷастаи асрҳои XII-XIV, аз ҷумла, Саноии Ғазнавӣ, Анварии Абевардӣ, Ҷамолуддин Абдуррэззокӣ Исфаҳонӣ, Ҳоқонии Шарвонӣ, Аттори Нишопурӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҷалолиддини Балҳӣ ва Ҳофизи Шерозӣ ин масъала рад шудааст. Донишмани Эрон Тоҳира Эшонӣ мақолае дорад таҳти унвони «Сайри ғазали мадҳӣ дар

¹ Нуъмонӣ, Шиблӣ. Шеър-ул-Аҷам / Шиблии Нуъмонӣ. Ҷилди аввал ва дувум. Таҳияи Абдуҳолиқ Набавӣ. – Душанбе: ДДОТ, 2015. – С. 498.

² Ҳайдарӣ Алӣ, Диҷам, Мехрнуш. Ҷойгоҳи таҳаллус дар ғазалҳои мадҳии Ҳофиз. маҷаллаи «Бӯstonи адаб»-и Донишгоҳи Шероз, соли панҷум, шумораи ҷаҳорум, зимистони соли 1392 – С. 17.

³ Шамисо, С. Сайри ғазал дар даршеъри форсӣ /С. Шамисо.– Техрон: Фирдавс, 1370.– С. 130.

адаби форсӣ (аз Саноӣ то Ҳофиз)» ва дар он ҷо ба сароҳат исбот мекунад, ки аввалин ғазали мадҳӣ суруд, Саноӣ буд.¹

Қисме аз сурудаҳои Ҳумомро ғазалҳои мадҳӣ ташкил медиҳанд, ки аз рӯйи ихлос ба ин ё он давлатмард ва ашхоси маъруфи давраи худаш суруда шудаанд. Тавре дар боби якуми диссертасия ишора намудем, Ҳумом ба подшоҳон, вазирон ва амалдорони Элхонӣ унсу үлфат дошт ва пайваста мавриди эъзозу қадрдонии онҳо буд. Аз ин сабаб, баъзе аз афроди ин хонадонро гузашта аз маснавиҳо, дар баъзе аз ғазалҳояш низ ситудааст, аммо на аз барои силау тамаъ, балки баъзе афродро аз рӯйи ихлос ва қадрдонӣ ситудааст. Масалан, шоир бо Шарафуддини Ҳорун – писари Шамсиддини Ҷувайнӣ дӯстӣ дошт ва маснавии «Суҳбатнома»-ро ба номи ў сурудааст. Гузашта аз ин, шоир ҷо-ҷо дар ғазалҳояш шахси мазкурро мадҳ кардааст.

Фасли чаҳоруми боби дувуми кор «Афкори дидактикий шоир» унвон дорад.

Ғазалҳои мазмуни тарбия ва насиҳатдоштаи Ҳумом, асосан, барои ислоҳ ва пок кардани ахлоқи аҳли ҷомеа нигошта шуда, шоир дар ин навъи ғазалҳо қӯшиш кардааст, ки ҳам ба мавзӯъ ва ҳам ба тарзи ифодаи баён таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир кунад. Дар ғазалҳои дидактикий Ҳумом андешаҳои фалсафӣ, ваъзу насиҳат, сабру шикебоӣ, шукру қаноат, раҳнамоии инсонҳо ба самти ҳулқи шоиставу писандида тавассути панду андарз, ба зери тозиёнаи танқид гирифтани як қатор хислатҳои кареҳи инсонӣ ва ҳулқу атвори зишт, аз қабили ҳудбинию такаббур, бадгӯиву дурӯғ, тамаъкорӣ, бухлу кинаварзӣ, дуздӣ, бешармӣ, зулму золимӣ ва ғайра мазаммат шудааст.

Мисол:

Матараб дониш аз қас, ки ба оби дида
Шуста бошад варакӣ дафтари доноиро.²

Ошноии Ҳумом бо фарҳанг ва маорифи исломӣ ҷилвае хоссае ба осори вай баҳшидааст. Ў ба унвони як хирадманд ва як муаллими ахлоқ ба мисли ҳамзамонаш Саъдӣ ба баррасии ахлоқ ва нақши он дар муносиботи инсонӣ ва иҷтимоӣ мепардозад. Гоҳ ин шоири ғазалсаро чун як ҷомеаишиноси жарфандеш ба таҳлил ва тавсифи рафтторҳои иҷтимоии инсон мепардозад. Шоир таъкид мекунад, ки барои инсонҳо ягона роҳи саодат ва раҳой аз зулму бадхӯйӣ ва ҳасоили бад, омӯзиши илм ба шумор меояд.

¹ Эшонӣ, Тоҳира. Сайри ғазали мадҳӣ дар адаби форсӣ (аз Саноӣ то Ҳофиз) / Т. Эшонӣ// Кӯҳанномаи адаби порсӣ. Пажӯҳишгоҳи улуми инсонӣ ва мутолиоти фарҳангӣ. Шумораи савум. – Тирмоҳи соли 1392. – С. 7.

² Табрезӣ, Ҳумом. Девон / Ҳумоми Табрезӣ. Бо қӯшиши Рашид Айвазӣ. – Техрон: Таъриҳ ва фарҳанги Эрон, 1351. – С. 60.

Ҳумом орифи комил буд ва ба ғайр аз ғазал, дар дигар анвои адабии мавҷуд дар девонаш масоили тарбия, ахлоқ ва омӯзишро матраҳ меқунад ва ҳамчӯ як пири рӯзгордида лаб ба насиҳат меқушояд.

Боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои бадеии ғазалиёти Ҳумоми Тарбезӣ» ном дошта, аз панҷ фасл иборат аст. Фасли аввал «Устухонбандӣ» унвон дорад.

Дар адабиётшиносӣ то ҳол ҳунари шоирии Ҳумоми Табрезӣ мавриди пажӯҳиш қарор нагирифтааст. Омӯзиши ҷиҳатҳои шаклии ғазалҳои шоир, аз қабили төъдоди абӯт, ҷои таҳаллус, соҳтор, вазн, қофия, радиф ва ғайра, бори аввал дар диссертатсияи мо таҳқиқ мешаванд.

Донишмандону сухансанҷони асримиёнагӣ ва муосир хурдтарин ҳачми ғазалро панҷ байт ва калонтарини онро то понздаҳ¹ ва 25 байт муайян кардаанд.²

Донишмандоне, ки доир ба назарияи ғазали форсии тоҷикӣ таҳқиқ анҷом додаанд, архитектоника ва соҳтори ғазалро гуногун шарҳ додаанд. Масалан, академик А. Мирзоев соҳтмони ғазалро «мавҷудияти матлаъ ва мақтаъ бо таҳаллус, ягонагии қофия ва алоқмандии мазмуни ишқу ошиқӣ» донистааст.³ Ба андешаи А. Мирзоев ғазал аз матлаъ, мақтаъ, қофия, радиф ва васфи ишқ иборат аст.

Барои дарки дақики миқдори абӯти ғазалҳои Ҳумом, агар ба ғазалиёти Саъдӣ, ки дӯст ва муосири Ҳумом аст, назар кунем, ба мақсад мувофиқ мебошад, чунки тавре профессор Бадриддин Мақсудзода мегӯяд, 87% ғазалҳои Саъдӣ аз ҳафт то дувоздаҳ байт мебошанд.⁴ Профессор М. Низомӣ низ ҳангоми таҳқиқи ғазалҳои Аттор қавли мутакаддимин ва олимони мутааххирро дар ҳусуси ҳачми абӯти ғазал овардааст.⁵

Ғазалҳои Ҳумом аз ҷиҳати шаклу сурат, вазн, қофия, радиф ва миқдори абӯт ҳамон ғазали пешиниёнро мемонад. Аз 220 ғазале, ки аз ў ба мо расидааст, 1 ғазали дубайтӣ, 2 ғазали се байтӣ, 5 ғазали чорбайтӣ, 12 ғазали панҷбайтӣ, 13 ғазали 6 байтӣ, 43 ғазали ҳафтбайтӣ, 34 ғазали ҳаштбайтӣ, 70 ғазали нуҳбайтӣ, 14 ғазали даҳбайтӣ, 13 ғазали ёздаҳбайтӣ, 6 ғазали дувоздаҳбайтӣ, 2 ғазали сездаҳбайтӣ ва 1 ғазали понздаҳбайтӣ мебошад. Маълум шуд, ки аз рӯйи

¹ Кошифӣ, Ҳусайн Воиз. Бадоєъ-ул-афкор фӣ саноєъ-ул-ашъор / Ҳусайн Воизи кошифӣ. Бо қӯшиши Мир Ҷалолуддини Каззозӣ, чопи аввал. – Техрон, 1379. – С. 56.

² Мусулмониён, Р. Назарияи адабиёт / Р. Мусулмониён. Муҳаррир: Ҳ. Имодӣ. – Душанбе: Маориф, 1990. – С. 170.

³ Мирзоев, А. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои X-XV / А. Мирзоев // Сездаҳ мақола. – Душанбе, 1977. – С. 6.

⁴ Мақсудов, Б. Ҷустучӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ / Б. Мақсудов. – Душанбе: Ирфон, 2009.– С. 445.

⁵ Низомов, М. Масъалаҳои поэтикаи ғазалиёти Фаридуддини Аттор: дис... номз. илм.. филол.: 10.01.03 / М. Низомов. – Душанбе, 2002. – С. 35-44.

миқдори абёт ғазалҳои 9 байтӣ, 7 байтӣ ва 8 байтӣ дар ҷои якум, дуюм ва сеюм қарор доранд.

Аз ҷиҳати истифодай таҳаллус низ ғазалҳои Ҳумом ҷолиб мебошанд. Аз миёни ғазалҳои Ҳумом дар 145 ғазал таҳаллус дар байти мақтаъ зикр мегардад. Дар 15 ғазал таҳаллус дар байтҳои пеш аз мақтаъ омодааст ва 50 ғазали дигар бе таҳаллус буда, ду ғазал матлаъ надорад.

Ҳамчунин, ғазалро аз ҷиҳати соҳтори бадеӣ ба навъҳои мусалсал, пароканда, воқеъабанд, якпора ва даврӣ ҷудо мекунанд. Бояд зикр кунем, ки ин тарзи табақабандии ғазал дар кутуби назарии классикии мо ба мушоҳида намерасад. Ҳатто дар китобу мақолаҳое аз ҷониби Моили Ҳиравӣ, Сируси Шамисо, Дориоши Сабур ва аз донишмандони мо А. Мирзоев, ки сирф ба назарияи ғазал бахшида шудаанд, ин навъи соҳтори ғазалро мушоҳида намекунем. Б. Мақсадзода ягона донишманде мебошанд, ки хини таҳқиқи соҳтори шаклии ғазалҳои Фаҳриддини Ироқӣ доир ба ҷаҳор навъи номбурдаи ғазал андешаҳои назарии ҳудро баён мекунад ва аз рӯйи ҳамин талабот ғазалҳои Ироқиро ба доираи таҳқиқ мекашад¹, зоро навъи панҷуми соҳтории ғазал, ки пароканда аст, дар байни ғазалҳои Ироқӣ ҷой надоштааст.

Мо низ ғазалҳои Ҳумоми Табрезиро аз рӯйи ҳамин соҳтор таҳқиқ намудем. Мутолиаи девони Ҳумоми Табрезӣ нишон дод, ки ҷаҳор навъи соҳтории ғазал – мусалсал, воқеъабанд, якпора ва даврӣ дар девони шоир вучуд доранд.

Аз ҷиҳати басомад агар ин соҳтори ғазалҳои шоирро матраҳ кунем, маълум мегардад, ки ғазали мусалсал дар ҷои аввал меистад, ки ин навъ қисмати зиёди девони шоирони машҳури ғазалсари асри мавриди таҳқиқ – Ҷалодиддини Балхӣ, Фаҳриддини Ироқӣ ва Саъдии Шерозиро низ фаро гирифтааст. Дар байни ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ ҷойҳои дувуму севум ва ҷаҳорум навъҳои якпора, воқеъабанд ва даврӣ қарор доранд

Фасли дувуми боби сеюм «Ҷанбаҳои мусиқоии қаломи шоир» ном дорад.

Равонӣ, дилнишинӣ ва хулоҳангии қалом яке аз боризтарин вежагиҳои ғазалиёти Ҳумоми Табрезӣ ба шумор меравад. Равонии шеър бо кор гирифтан аз ороҷову аносери гуногуни мусиқӣ таъйин мегардад ва аз ин ҷиҳат, ин мавзӯъ бештар ба вазни аруз, қофия, радиф ва дигар ҳунарсозаҳо ва санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ, ки ҷиҳати мусиқоии шеърро қавӣ мегардонад, алоқаманд аст. Дар ҳусуси ҷанбаҳои мусиқоии шеъри Ҳумоми Табрезӣ таҳқиқи алоҳидаи қобили таваҷҷуҳ ва мустақил таълиф нашудааст.

¹ Мақсадов, Б. Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ / Б. Мақсадов. – Душанбе: Ирфон, 2009.– С. 444, 456.

Шоир бо кор гирифтан аз вазн, қофияву радиф чинос, такрор эънот, ҳочиб, қофияи бадей, рад-ус-садр, рад-ул-аҷуз, татриз, тардид, мувозана вочорой ё нағмаи хуруф ва дигар орояҳои лафзӣ забони осори худро барчаста ва оҳангдор мекунад. Аммо на ҳамаи орояҳои бадей ҷанбаи даруни мусиқои шеърро ташкил мекунанд. Вазн, қофия ва радиф мусиқии беруни шеърро таъйин мекунанд, ки дар зерфасли баъдии кор онҳоро баррасӣ кардаем.

Фасли сеюми боби сеюм «Вазн» ном дорад. Дар ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ вазн, қофия ва радиф бо ҳам ҷиҳати мусиқои шеъри ўро қавӣ гардонида, сабаби дилнишин ва равонии ғазалҳои ў шудаанд. Вазн навъе аз оҳанг ё мусиқие буда, ҳиҷоҳо дар он дар замону макони муайян устувор мегарданд. Дар ҳусуси ҷанбаи мусиқои вазн профессор М. Нарзиқул чунин мегӯяд: «Баъд аз ба таври дуруст муайян кардани вазни шеър як навъ оҳанг махсус ҳам ба вучуд меояд, ки онро мусиқии шеър мегӯем. Лахни мусиқои, ки аз ин роҳ ҳосил мешавад, танҳо навъе аз мусиқии шеър аст. Воситаҳои бавучудоварандай мусиқии қалом зиёданд»¹. Гузашта аз ин, муҳаққики номбурда доир ба аҳаммияти омӯзиши аruz андеша ронда, се ҷиҳати муҳимми онро матраҳ кардааст: «Вазни шеър аз ҷанд ҷиҳат дорои аҳаммият аст:

1. Такрори муназзаму ҳушоянди руҳи ва зиҳофҳо ба шеър таъсири мусиқоӣ мебахшад ва ба ин васила шеър гӯшнавоз мешавад.

2. Ба шеър назму таносуби ҳоссе, ки мебахшад, хифз ва идроки онро осон мегардонад.

3. Табиати махсуси шеърро, бо таваҷҷӯҳ ба муҳтаво ва мавзуъ, мушаххас мегардонад. Аз ин ҷост, ки баъзе вазнҳо ба мавзуоти ҳоссе ҳам вобаста дониста шудаанд, ба мисли авзони маснавиҳо, вазни рубоию дубайтӣ ва ғайра».²

Ин мавзуъ дар иртиботи ғазалҳои Ҳумом дар ҳамин фасл муфассал таҳқиқ шудааст. Бахри рамал ва зиҳофҳои он дар ғазалҳои шоир бештар (86 ғазал) истифода шудааст. Ҳумом дар вазни номбурда ва азоҳифи он бештар ашъори ҳаштрукна (мусамман) сурудааст, ки теъдоди онҳо ба 72 адад мерасад, дар шакли мусаддаси ин баҳр (рамали мусаддаси маҳзуф) танҳо 14 ғазал сурудааст. Навъи фаръии аз ҳама серистеъмоли баҳри рамал дар девони Ҳумом рамали мусаммани маҳзуф бар афоили –V– / –V– / –V– / –V– (30 ғазал) ва рамали мусаммани маҳбуни аслам бар афоили –V– / VV– / VV– / – – (20 ғазал) мебошанд. Дувумин баҳре, ки аз ҷиҳати басомад дар ғазалҳои шоир зиёд корбаст дорад, музореъ мебошад. Тавре дар ҳамин фасл дар диссертатсия оварда шудааст, шоир ҳамагӣ дар ду вазни баҳри музореъ – музореъи мусаммани ахраб ё ахраби мусаббағ ба афоили – –V / –V– / – –V / –V– – ва музореъи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф ё мақсур бар афоили – –V / –V– V

¹ Нарзиқул, М. Вазни шеъри тоҷикӣ / М. Нарзиқул. – Душанбе, 2021. – С. 9.

² Ҳамон ҷо.

/ V – –V /–V– (~) 40 ғазал сурудааст. Дар ҳозир сеюм баҳри ҳазаң ва авзони ҳосилшуда аз азоҳифи он (39 ғазал) қарор дорад. Аксари ғазалҳо дар баҳри ҳазаң сурудаи шоир дар шакли мусаддас (25 ғазал) суруда шуда, 14 ғазали он дар шакли мусамман суруда шудаанд. Бояд қайд намоем, ки баҳри ҳазаң аз чумлаи равонтарин авзони шеъри форсӣ, аз чумла, ғазалиёти Ҳумом ба ҳисоб меояд. Ин баҳр дорои оҳанги маҳсуси ҳузнангез мебошад ва дар ғазалҳои Ҳумом мусиқии равон ва оҳанги риққатнокеро ба вучуд овардааст.

Чаҳорумин баҳр аз буҳури аruzии серкорбурдтарин дар ғазалҳои Ҳумом, баҳри мұчтас ва азоҳифи он ба шумор меояд. Шоир дар дүйненди баҳри мұчтас – мұчтаси мусамман махбуни аслам ё аслами мусаббағ бар афоили V–V– /VV– – /V–V– / – (~) (23 ғазал) ва мұчтаси мусамман махзуғ ё мақсур бар афоили V–V– /VV– – /V–V– / V – – (~) (8 ғазал) эчод намудааст.

Муаяйн шуд, ки Ҳумом дар 27 вазн аз 9 баҳри аруз ғазал сурудааст ва агар онҳоро ба авзони истифодашуда дар ғазалҳои Ироқӣ, ки профессор Б. Мақсадзода¹ муайян кардааст ба вазни ғазалҳои Саъдӣ² муқоиса кунем, маълум мегардад, ки як ҳамоҳангӣ ва ташобухи хос миёни онҳо вучуд дорад. Аз миёни анбуҳи буҳури истифодашуда дар ғазалҳои Ҳумом 200 ғазал дар шакли мусамман ва 20 ғазал дар шакли мусаддас эчод шудаанд.

Фасли чаҳоруми боби сеюм «Қофия ва радиф» ном дорад.

Шафेъии Кадканӣ дар таърифи қофия гуфтааст: «Қофия ҳамон маҷмуаи овой, гузашта аз вазн ба лиҳози иштироки сомитҳо ва мусавватҳо дар мақотеъи хоссе – васат ё охир ва аввали ҳар қисмат метавонад таносуби яқдигарӣ ҳам дошта бошад, ки худ сурати дигаре аз мусиқии шеър аст ва онро қофия (ба маъни омми қалима, ки шомили қофияҳои миёнин ҳам мешавад), меҳонем»³. Тавре маълум аст, ҳар ҳарф ва ҳаракоти қофия ном дорад. Фахри Розӣ дар «Ҷомеъ-ул-улум» дар ҳусуси ҳуруфи қофия гуфтааст: «Адади он шаш аст, равӣ, вasl, ҳуруҷ, ридф, таъсис ва даҳил. Ва қавме дигар ҳуруфе дигар ёфтаанд байд аз ҳарфи ҳуруҷ ва онро «зоид» ном кардаанд ва қавме дигар ҳуруфи дигар афзудаанд».⁴

Дар ғазалҳои Ҳумом қофияи муқайяди мұчаррад, қофияи мутлақ бо вasl истифодаи зиёд дорад ва ин ҳолат дар диссертатсия муфассал таҳқиқ шудааст. Таҳқиқи анвои қофияи пурбаҳо дар ғазалҳои Ҳумом маълум соҳт, ки дар 117 ғазали шоир қофияи муқайяд ва навъҳои он истифода шудаанд. Қофияи мутлақ ва навъҳои он дар 93 ғазали шоир истифода шудаанд.

¹ Мақсадов, Б. Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ / Б. Мақсадов. – Душанбе: Ирфон, 2009.– С. 462.

² Абдуманнозода, М.А. Поэтикаи ғазалиёти Саъдӣ / М.А.Абдуманнозода, – Ҳуҷанд, 2022.– С. 62-64.

³ Кадканӣ, Шафей Муҳаммадизо. Мусиқии шеър / Муҳаммадизо Шафеии Кадканӣ. – Техрон: Огох, 1373.– С. 10.

⁴ Розӣ, Фахр Муҳаммад ибни Умар. Ҷомеъ-ул-улум. Бо тасҳҳи Али оли Довуд. – Техрон, 1382. – С. 227.

Аз миёни ғазалиёти Ҳумом дар 92 ғазал радиф омадааст ва 128 ғазали дигар бе радиф мебошанд. Аз ғазалҳои мураддаф, дар 12 ғазал радифҳои таркибӣ истифода шуда, дар 80 ғазали дигар калимаҳои сода ва сохта ба ҳайси радиф омадаанд. Дар ғазалиёти Ҳумом бештар калимаҳои сода ва сохта ба вазифаи радиф омадаанд, аммо радифҳои тулонӣ ва дар шакли ибора омада низ дар ашъори ўдида мешаванд.

Фасли панҷуми боби сеюми диссертатсия «Орояҳои бадей» унвон дорад.

Шоир дар ғазалҳояш аз навъҳои гуногуни орояҳо ва ҳунарсозаҳои бадей истифода кардааст, ки ин аз истеъдод ва маҳорати ғазалсариӣ ў гувоҳӣ медиҳад. Ў тавассути кор гирифтан аз саноёни гуногуни бадей, сухани хешро муассиру ҷаззоб адо кардааст. Истифодаи касир ва бамаврид аз тавсифу ташбех, истиора, маҷоз, тазодду муқобала, суолу ҷавоб, талмех, ихом ва дигар санъатҳои маънавии бадей дар ғазалҳои шоир мушъир бар он аст, ки ў аз мактаби бузурги ғазалсароёни салафи худ хуб огоҳ будааст ва баъзе ташбеҳоту истиороти салафро ошноизудой карда, ҳунарсозаи нави бадей овардидааст.

Дар ғазалҳои Ҳумом барои тавсиф 57 мисол пайдо шуд, ки аксари онҳо анъанавӣ ва корхӯрда мебошанд.

Вобаста ба ҷаҳонбинии ирфонӣ Ҳумом аз истиора ва анвои он фаровон истифода бурдааст, ки дар диссертатсия бо мисолҳо муфассал оварда шудаанд.

Дар **хуносай** диссертатсия натиҷаҳои асосии таҳқиқ ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо оварда шудаанд.

ХУЛОСА

Натиҷаҳои аз таҳқиқ бадастомадаро ба таври зер ҷамъбаст мекунем:

1. Дар замони зиндагии Ҳумоми Табрезӣ (асри XIII) бо вучуди нобасомониҳо ва нооромиҳо, олимон, нависандагон ва шоирони бузурги ин марзу бүм, амсоли Фахриддини Ироқӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҷалолиддини Балҳӣ, Амир Ҳусрав, Ином Ҳусайнӣ Ҳиравӣ, Шайх Маҳмуди Шабистарӣ ва дигарон ба арсаи фаъолият омадаанд, ки ҳар қадоме барои пойдорӣ ва рушду густариши забону адаби форсии тоҷикӣ асарҳои мондагор эҷод кардаанд [1-М; 7-М].

2. Омилҳое, аз қабили таваҷҷӯҳи хосси Элхонони муғул ва алоқаву муносибати бузургтарин вазирони давр, ба мисли Шамсиддин Муҳаммади Соҳибевон, писари ў – Шарафуддин Ҳорун ва Рашидддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ ба Ҳумом ва аз шогирдони бузургтарин донишмандони давр – Хоҷа Насриддини Тӯсӣ ва Мавлоно Қутбиддини Шерозӣ будани ў боиси равнақи

шоирии Ҳумом гаштаанд. Агар Ҳумом шоири маъруф намебуд, мавриди таваҷҷуҳи ин соҳибназарон қарор намегирифт [1-М; 7-М].

3. Номи падари Ҳумом Алои Табрезӣ муайян карда шуда ва ў шоир ҳам будааст. Санай валодати шоир 1237 ва замони даргузашти ў санаи 1314 қабул карда шуд [1-М].

4. Яке аз омилони дарбор ва яке аз вазирони Озарбойҷон будани шоир ўро водор ба сафар мекард. Аз ин сабаб, ба шаҳрҳои Бағдод, Рум, Ҳичоз, Макка, Мадина ва ғайра сафар карда ва гӯё ба зиёрати Хонаи Ҳудо низ ноил шудааст [1-М; 2-М].

5. Аз он ки бисёре аз бузургони мусалмони асри XIII чун Саъдии Шерозӣ, Фахриддини Ироқӣ, Авҳадии Мароғай, Ҷалодиддини Балхӣ ва дигарон шофей буданд, мумкин аст, ки Ҳумом сунни шофей бошад. Аз баъзе ишораҳое, ки дар ашъораш дорад ва дар диссертатсия баррасӣ кардем, хулоса кардем, ки гароиши ў ба мазҳаби шофеист. Ҳумом зоҳиран ҷуссаи хурд ва нахиғу назарногире доштааст. Ў дар баъзе рубоиёташ сареҳан худро «ба тан муҳтасар» ва «кӯтоҳ» зикр кардааст [1-М; 6-М].

6. Ҳумом дар ашъораш бузургони давлат ва олимони замонашро мадҳ гуфтааст. Ҳатто бо аллома Қутбиддини Шерозӣ нисбати хешовандӣ доштааст. Ва ба қавле, Қутбиддини Шерозӣ китоби «Мифтоҳ-ул-мағотех»-ро бо хоҳиши ў таълиф кардааст. Бо Шайх Саъдуддин Иброҳими Ҳамавӣ дӯстӣ ва улфати зиёд доштааст [2-М; 8-М].

7. Ҳумоми Табрезӣ факат як девондорад. Ашъораш бо ду забон – форсӣ ва арабианд. Дар қолабҳои қасида, ғазал, маснавӣ, рубоӣ, қитъа, тарҷеъбанд ва муфрадот шеър эҷод кардааст. Ҳумом дар ғазалҳое ба сурати муламмаи форсию лаҳҷаи табрезӣ низ табъозмой кардааст. Мазмуни ашъори Ҳумом мадҳия, мавоиз, маросӣ, ихвониёт ва сурудаҳои ошиқонаву орифона аст. Нусхаҳои ҳаттии девони Ҳумом хеле камшумор мебошанд. Таърихи истинсоҳи онҳо марбут ба қуруни XIV-XV мебошанд. Нашри замонавии девони Ҳумом дар таҳияи Рашид Айвазӣ дар ҳоли ҳозир комилтарин девони шоир ба шумор меояд [3-М; 5-М].

8. Аз рӯйи мазмун, мундариҷа ва муҳтаво ғазалҳои Ҳумом, аслан ишқии тасаввуғӣ, андарзӣ, мадҳӣ ва ғайра мебошанд. Аммо ғазалҳои ишқӣ низ дорад. Дар сурудаҳои Ҳумом маъниҳо ё мотивҳои анъанавии шеъри ғиноии классикӣ хеле зиёданд. Аммо маъниҳои тоза низ дар ғазалҳои ў дида мешавад [2-М; 3-М; 5-М].

9. Аз таҳқиқи авзони ғазалҳои шоир маълум шуд, ки аз ҷиҳати истифода ё басомад баҳри рамал, музореъ, ҳазаҷ ва мұchtасс нисбати дигар буҳур бештар истифода шудаанд. Ҳамчунин, аз анвои қофия бештар қофияи муқайяд ва маҳсусан, қофияи муқайяд бо ридфи муфрад, (дар 66 ғазал), қофияи муқайяди

мучаррад (дар 46 ғазал), бештар истифода шуда, аз анвои қофияи мутлақ аз ҳама бештар қофияи мутлақ бо ридфу васл (26 ғазал), қофияи мутлақ бо васл (21 ғазал) ва қофияи мутлақ бо васл ва хурӯҷ (14 ғазал) бештар истифода шудаанд [3-М; 4-М].

10. Аз таҳқиқи санъатҳои бадеии мавҷуд дар ғазалҳои Ҳумом маълум гардид, ки дар онҳо бештар тавсиф, ташбех, истиора, кинояву маҷоз, ихом, тазод, талмех бештар истифода шудаанд [5-М; 8-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Маводди илмии дар диссертатсия омада дар оянда метавонад барои таҳқиқи соҳт, архитектоника, мазмуну муҳтаво ва сабки ғазал дар адабиёти классикии форсии тоҷикӣ истифода шаванд.

2. Андешаҳои назариеро, ки дар ҳусуси устухонбандии ғазал ва, маҳсусан, ғазали мусалсал, воқеъабанд, даврӣ ва якпора овардем, ҳангоми омӯзиши ин навъи ғазалҳо метавон истифода кард.

3. Таҳқиқи мусиқии доҳилӣ ва берунии ғазалҳои шоир имкон фароҳам меорад, ки ҷанбаҳои мусиқоии шеъри ў дақиқтару густардатар таҳқиқ карда шаванд.

4. Дар мавриди ҳунари шоирии Ҳумом ва салиқаи ў дар эҷоди ғазал гуфтан мумкин аст, ки шоирони ғазалсаро, ба мисли Сайфи Фарғонӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Убайди Зоконӣ, Салмони Совачӣ, Камоли Ҳучандӣ, Ҳофизи Шерозӣ ва дигарон ба ғазалҳои ў таваҷҷуҳ карда, ҳар кадоме мисраъ, байт ва ҳатто ғазалҳои комили ўро дар миёни ғазалҳо ва маснавиҳои худ овардаанд. Ин ҷиҳати эҷодиёти шоир низ яке аз масъалаҳоест, ки ниёз ба таҳқиқи бунёдӣ дорад.

5. Ҳангоми таҳқиқи нусхаҳои ҳаттии девони шоир маълум шуд, ки он ҳамаи ашъори шоирро фаро нағирифтааст, бинобар ин, зарурати чопи интиқодии девони шоир ҷо дорад ва ин кор бояд дар оянда анҷом дода шавад.

6. Вақти он ҳам расида, ки девони шоир ба ҳатти имрӯзии тоҷикӣ баргардон ва дар Тоҷикистон чоп шавад.

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- [1-М]. Умарзода, Ф. Шарҳи аҳволи Ҳумомуддини Табрезӣ [Матн] / Ф. Умарзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – № 4/4. – С. 213-218.
- [2-М]. Умарзода, Ф. Ғазали мадҳӣ дар девони Ҳумоми Табрезӣ [Матн] / Ф. Умарзода // Паёми Донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филология, педагогика ва таърих. – Душанбе, 2024. – № 2 (54). – С. 207-213.
- [3-М]. Умарзода, Ф. Соҳтори ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ [Матн] / Ф. Умарзода // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2024. – № 3 (110). – С. 201-207.
- [4-М]. Умарзода, Ф. Ҷанбаҳои мусиқоии ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ [Матн] / Ф. Умарзода // Паёми Донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филология, педагогика ва таърих. – Душанбе, 2024. – № 4 (6). – С. 212-217.
- [5-М]. Мақсадзода, Б., Умарзода, Ф. Офариниши маънӣ дар ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ [Матн] / Б. Мақсадзода, Ф. Умарзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 6. – С. 276-282.
- [6-М]. Умарзода, Ф. Ҳумом ва Саъдӣ (Муқоисаи ҳолот ва ҳунари эҷоди ғазал) [Матн] / Ф. Умарзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 8. – С. 222-230.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

- [7-М]. Умарзода, Ф. Шарҳи ҳоли Ҳумомиддини Табрезӣ (1238-1314) [Матн] / Ф. Умарзода // Конференсияи дуюми ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии олимон ва муҳаққиқони ҷавони ДМТ «Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – маркази тайёр кардани мутахассисони соҳибунвон» баҳшида ба 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе, 17-18 майи соли 2016). – Душанбе, 2016. – С. 60-63.
- [8-М]. Умарзода, Ф. Истиқболи ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ дар ашъори дигарон [Матн] / Ф. Умарзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Ҷойгоҳи профессор Абдушакур Абдусатторов дар таҳқиқу нақди адабиёти тоҷик» (Душанбе, 14-уми майи соли 2024). – Душанбе, 2024. – С. 184-189.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК: 891.550 + 809.155.0 (2Т)

ФАТУЛОДЖОНИ УМАРЗОДА

**ХУМАМ ТЕБРИЗИ И ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ОСЕБЕННОСТИ ЕГО ГАЗЕЛЕЙ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.01 – Таджикская литература; литературные связи

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертация выполнена на кафедре истории таджикской литературы филологического факультета Таджикского национального университета.

Научный руководитель: **Максудзода Бадриддин Максуд** – доктор филологических наук, профессор кафедры истории таджикской литературы Таджикского национального университета.

Официальные оппоненты: **Исрофилниё Шарифмурод Рахимзода** – доктор филологических наук, профессор кафедры теория и история литературы Таджикский международный университет иностранных языков имени Сотима Улугзаде;

Баёнов Махмаднаби Бачаджонович – кандидат филологических наук, заместитель директора Государственного учреждения «Дом книги Таджикистана» Министерство культуры Республики Таджикистана.


Ведущая организация: **Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни**

Защита диссертации состоится «06» февраля 2025 года, в 15:00 часов на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-020 при Таджикском национальном университете (адрес: город Душанбе, Буни Хисорак, учебный корпус № 10, зал учёного совета факультета филологии).

С содержанием диссертации можно ознакомиться в центральной библиотеке Таджикского национального университета (734025, город Душанбе, проспект Рудаки, 17) и на сайте www.tnu.tj.

Автореферат разослан «_____» 2024 года.

**Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат филологических наук**



Бобомаллаев И.Дж.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Хумам Тебризи был талантливым персоязычным поэтом, который жил в XIII веке и сочинял газели в основном в подражании Саади.

Как всем хорошо известно, XIII век в истории народов стран Востока и Запада является одним из ужасающих и неспокойных периодов. Несмотря на это, упомянутый век считается самой плодовитей в литературной и культурной жизни персидско-таджикских народов. Ибо в данном историческом промежутком времени персидско-таджикская литература во всех отношениях продвигалась вперед. Многие великие поэты-лирики, которые занимались сочинением газели, такие как Саади Ширази, Фахраддин Ираки, Мавлана Джалаладдин Балхи, Амир Хосров Дехлави, Хумам Тебризи и другие появились в литературной арене именно в данный век.

Хумам Тебризи является одним из крупных представителей певцов газелей упомянутого периода, однако его жизнь и творчество оставалась вне поля зрения исследователей. Данное обстоятельство обуславливает необходимость изучения жизни и творчества, жанрового состава дивана поэта и анализа его газелей. Актуальность темы исследования видится еще в том, что до тех пор, пока не будут полностью изучены и исследованы газели всех поэтов классического периода нашей литературы, и особенно современники Хумама, весьма трудно будет научно и отчетливо рассуждать о формировании и эволюции персидско-таджикской газели.

В диссертации нами исследованы все вопросы, касающиеся жизни и творчество Хумама Тебризи, а также подвергнуты анализу жанровый состав дивана поэта и идеально-художественные особенности его газелей.

Степень изученности темы. До сих пор полное исследование жизни и творчества Хумама Тебризи, которое могло бы охватить все аспекты его жизни и литературного наследия, не осуществлялось. Первые сведения о Хумаме, его жизни, произведениях и творческом пути можно найти в собственном диване поэта. В своих газелях, касыдах и поэм поэт ссылался на некоторые обстоятельства и подробности о своей жизни, друзьях, учениках и мастерстве сочинения газелей. Кроме того, упоминания о Хумаме Тебризи встречаются в большинстве антологий, составленных при его жизни и после неё, летописях, сборниках стихов разных поэтов, а также книгах, посвященных истории персидско-таджикской литературе, написанных учеными Ирана, Европы и порой Таджикистана.

Старейшей антологией, где сообщены сведения о Хумаме, является «Тазкират-аш-шую‘аро» Давлатшаха Самарканди. В данной антологии также

довольно увлекательно передана интересная история встречи Хумама с Саади. Данное сведение, в последующем, упоминаются в других антологиях и источниках, таких как «Мунис аль-ахрар фи дакаик аль-аш‘ар» Мухаммада ибн Бадр Джаджарми, «Семь климатов» Амина Ахмада Рazi, «Хабиб-ас-сияр» Хондмира, «Рияз-аль-‘арифин» и «Маджама-аль-фусахо» Ризакулихана Хидайят, «Райхонат-аль-адаб» Мухаммадали Тебризи, «Наштар-и ‘ишк» Хусейнкулихана Азимабади, «Руз-и равшан» Сабо, «Равзат-аль-джинон» Хафиза Хусайна Карбалаи и другие книги, посвящённые истории литературы, и некоторые из сегодняшних исследовательских работ, такие как «Ши‘р-ал-Аджам» Шибли Ну‘маны, «Донишмандан-и Азербайджан» Азиза Давлатабади, «История литературы Ирана» Эдуарда Броуна, «История идейных возрождений Ирана» Абдурраф‘е Хакиката, «История литературы Ирана» Ризазаде Шафака, «История литературы в Иране и на территории персоязычных стран» Забехуллы Сафа и другие.

Относительно изучения рассматриваемой темы ситуация в Иране несколько иная. Наш поиск показал, что имя Хумама упоминается в энциклопедиях и словарях, в том числе в «Логатнаме» Деххуда, «Персидском словаре» Мухаммада Му‘ина и «Энциклопедии персидского языка и литературы». Кроме того, некоторыми иранскими учеными и исследователями, такими как Аббосзода Фозил 1, Носир Ализода², Шохин Гешаги³, Хисорак Мухаммадризо⁴, Рашид Айвази⁵ и другими написаны статьи о стиле изложения, о содержании и других поэтических аспектах творчество Хумама Тебризи. Впервые диван Хумама издавал Муайяд Собити. А Рашид Айвази, помимо того, что имеет отдельные статьи о Хумаме Тебризи, также сопоставляя с другими существующими списками, во второй раз издал диван поэта⁶, являющийся лучшим и сравнительно совершенным изданием, который использован нами в нашей диссертации. Вместе с тем, другие иранские учёные, такие как Азиз Давлатабади, Фарния Сафдарпур, Ризазаде Шафак и Забехулла Сафа в своих книгах по истории литературы насколько возможно передают сведения о Хумаме Тебризи и его творчестве.

¹ Аббосзода, Фозил. Нигоҳе ба мағоҳими сонавии ирфонии чехрай маъшуқ дар девони Ҳумоми Табрезӣ / Ф. Аббосзода // Ирфони исломӣ (адён ва ирфон). – Техрон, 1394. – Шуморави 45. – С. 59-72.

² Ализода, Носир, Фарниё, Сафдарпур. Таҳқиқи илми баён дар девони Ҳумоми Табрезӣ / Н. Ализода, Ф. Сафдарпур // Номаи порсӣ. – Техрон, поиз ва зимистони соли 1370. – Шумораи 50. – С. 45-57.

³ Гешакӣ, Шохин. Баррасии сабкшиносии девони Ҳумоми Табрезӣ / Ш. Гешакӣ // Донишкадаи адабиёт ва улуми инсонии Донишгоҳи Курдистон, баҳмани соли 1387. Поённома. – 25 с.

⁴ Ҳисоракӣ, Мухаммадризо. Сабкшиноҳии ғазалиёти Саъдӣ ва Ҳумоми Табрезӣ / М. Ҳисоракӣ // Пажӯшишномаи нусхшиносии мутуни назму насрӣ форсӣ. – Исфаҳон, 1401. – Шумораи 17. – С. 31-50.

⁵ Айвазӣ, Рашид. Таассуроти Ҳумоми Табрезӣ аз Саъдии Шерозӣ / Р. Айвазӣ // Фаслномаи забон ва адаби форсии Донишгоҳи Табрез. – Табрез, 1350. – Шумораи 97. – С. 188-197.

⁶ Табрезӣ, Ҳумом.. Девон / Ҳумоми Табрезӣ. Бо кӯшиши Рашид Айвазӣ. – Техрон: Таърих ва фарҳангӣ Эрон, 1351. – С. 317.

Среди названных исследователей весомый вклад в изучении о Хумаме, его произведениях и стихах внесли Муайяд Собити, Рашиди Айвази и Аббосзода Фозил. Несмотря на то, что жизнь и творчество Хумама в Иране всесторонне не изучены, в предисловии к нынешнему изданию дивана поэта, подготовленного к изданию Рашидом Айвази, о жизни Хумама приводятся некоторые биографические пояснения.

В некоторых книгах по истории таджикской литературы, изданных в Таджикистане, Хумам упоминается всего лишь в числе известных поэтов XIII века¹. В 8-м томе «Таджикской советской энциклопедии»² и в 3-м томе «Энциклопедии таджикской литературы и искусства»³ о Хумаме была опубликована С. Вахидовым небольшая энциклопедическая статья. Таджикский ученый А. Афсахов в своей работе «Сайф Фаргони»⁴, интерпретируя и разбирая касыды Сайфа Фаргони, упоминает о его современнике Хумаме и приводит примеры из нескольких касыд поэта. А. Афсаҳзод в своей работе «Джами – сочинитель газели»⁵ при кратком описании жанровой специфики газели до периода Джами, упоминает Хумама Тебризи как создателя прекрасных газелей. Вместе с тем, У.С. Казакова в статье «Преемственность в стихотворениях Салмана Соваджи»⁶ приводит газель Хумама, на которую ссылался Салман. Кроме выше упомянутых, в Таджикистане о Хумаме Тебризи другие сведения отсутствуют.

Как было отмечено, в настоящее время в востоковедческой науке Запада и Востока публиковались отдельные научные статьи, однако не было осуществлено целостного исследования на уровне научной диссертации, которое могло бы охватить различные аспекты жизни и творчества поэта.

Большая часть приведенных в источниках сведений являются пересказами и повторами одного и того же источника. Некоторые исследователи истории литературы в настоящее время утверждают то же самое. При этом большинство исследователей не только не исправили ошибки, допущенные в антологиях и иных источниках, но и повторили их в своих работах. Тем не менее, приведенные ими сведения могут послужить для обсуждения и восстановления биографических фактов, анализа и разбора стихов поэта.

¹ Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қисми дувум. – Душанбе: Доңиш, 1984. – С. 250, 286, 288.

² Воҳидов, С. Ҳумоми Табрэзӣ // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. 3. – Душанбе, 2004. – С. 477.

³ Воҳидов, С. Ҳумоми Табрэзӣ // Энциклопедияи советии тоҷик. Иборат аз 9 ҷилд. Ҷ. 8. – Душанбе, 1988. – С. 417.

⁴ Афсаҳов, А. Сайфи Фарғонӣ / А. Афсаҳов. – Душанбе: Маориф, 1977. – С. 116-118

⁵ Афсаҳзод, А. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро / А. Афсаҳзод. – Душанбе, 1989. – С. 35, 63.

⁶ Казакова, У.С. Таъсирпазирии Салмони Совачӣ аз шуарои бузурги пешин / У.С. Казакова // Паёми Доңишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2023. . – № 1 (102). – С. 128-135.

Связь исследования с программами и научными темами. Тема диссертационной работы представляет собой один из разделов научно-исследовательских работ кафедры истории таджикской литературы Таджикского национального университета, и выполнена поэтапно на основе определенного плана.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Основной целью в подготовки нашей диссертации, является восстановление биографии, исследование поэтическое наследие Хумама Тебризи и анализа идейно-художественные особенности его поэзии и определение поэтического мастерства поэта в создании газелей. Для осуществления своей цели мы постарались на основе анализа и рассмотрения сведений из различных научных и литературных источников, выяснив жизненный путь и литературное наследие Хумама Тебризи, представить научно обоснованное исследование о структуре, содержании, жанровых особенностях, основных мотивах, художественном мастерстве, метрике и рифме газелей поэта.

Задачи исследования. В ходе исследования жизни и творчества, а также газелей Хумама Тебризи были поставлены и решены следующие задачи:

- разрешение спора вокруг имени и прозвища Хумама Тебризи;
- точное определение года рождения и смерти поэта;
- восстановление другие аспекты научной биографии поэта;
- исследование и описание рукописных списков дивана Хумама;
- исследование литературных жанров дивана поэта;
- анализ и разбор идейного содержания газелей;
- определение основных мотивов газелей поэта;
- исследование и определение структуры и композиции газелей;
- исследование архитектоники газелей Хумама;
- исследование поэтические размеры газелей;
- уточнение использования рифм и рефrenы в газелях;
- изучение иных художественных аспектов газелей поэта.

Объектом исследования нашей диссертации являются лирическая поэзия персидско-таджикской литературы XIII века, в частности жанр газели. Также при исследовании газелей Хумама использовались диваны и сборники стихов таких великих поэтов, как Санай Газнави, Анвари Абеварди, Низами Ганджави, Саади Ширази, Сайф Фергани, Салмон Соваджи, Хафиз Ширази и Камол Худжанди.

Предметом исследования в диссертации являются диван лирических стихотворений Хумама Тебризи и остальные его поэтические произведения.

Теоретические основы исследования. При исследовании, написании и подготовке диссертации нами использованы только научные подходы, а также были учтены мнения и исследования таких отечественных и зарубежных ученых, как Е.Э. Бертельс, Э. Браун, Я. Рипка, Са'ид Нафиси, Забехуллах Сафо, Абдулхусайн Зарринкуб, Маликушшу'аро Бахор, Баде'уззаман Фурузонфар, Садриддин Айни, Шарифджон Хусейнзода, Расул Ходизода, Худои Шарифзода, Абдунаби Сатторзода, Абдуманон Насриддин, Носирджон Салими, Бадриддин Максудзода, Мирзо Солехов, Мисбохиддин Нарзикул, Мухриддин Низоми, Умеда Гаффорова и других ученых и теоретиков литературы. Кроме того, для анализа газелей поэта и других его произведений, рассматривались исследовательские работы, посвященные газелям и другим литературным произведениям таких исследователей различных периодов таджикско-персидской литературы, как А. Мирзоев, А. Афсаҳзод, Р. Ходизода, А. Ҳакимов, Ҳ. Шарифов, Р. Мусулмониён, А. Сатторзода, Т. Самадов, А. Алимардонов, У. Казакова, Б. Максудзода, У. Тоиров, М.О. Солехов, М. Нарзикул, М. Низоми, Ш.Р. Шарипов, Ш. Раҳмонов, У. Каримов, а также зарубежные востоковеды и литературоведы, такие как Шибли Нумани, Зайнулобуддин Му'таман, Ҳусайни Размджу, Дориюш Сабур, Джалолиддин Ҳумаи, Мансур Растагор Фасаи, Забехуллах Сафо, Сирус Шамисо, М.Ш. Қадқани, М.Дж. Қаззози, И.С. Брагинский, М.Л. Рейснер и др.

Методологические основы исследования. Диссертация составлена на основе сравнительно-исторического, сопоставительного, аргументативного, сравнительно-описательного, статистического и других методов современного литературоведения.

Источники исследования. Диссертация написана на основе рукописных списков и особенно печатных изданий дивана Хумама Тебризи, составленных Рашидом Айвази и Муайдом Собити, а также антологий и летописей, диванов и сборников стихов поэтов, предоставивших сведения о Хумаме Тебризи. Кроме них, в качестве теоретических источников использовались научно-исследовательские и литературные труды, упомянутые в разделе списка литературы диссертации.

Научная новизна исследования. В диссертации впервые в таджикском литературоведении в монографическом плане исследованы биография и литературное наследие Хумама Тебризи с привлечением рукописных списков его дивана, а также изучены идеально-художественные особенности газелей поэта и основные художественные фигуры использованные в его газелей.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Хумам Тебризи был крупным персидско-таджикским поэтом XIII века, полное имя которого нами определено как Ходжа Хумамуддин ибн Ала Тебризи. Он был талантливым создателем изящных газелей и в этой поприще следовал за Саади Ширази. Хумам оставил нам всего один сборник лирических стихотворений, который после одного года его кончины составлен по приказу визиря Ильханидов Рашидаддином Фазлулах.

2. Анализ и сопоставление сведений из источников и собственных сочинений Хумама Тебризи позволяют сделать вывод, что он родился предположительно между 1230–1237 гг. и умер в 1314 году.

3. Хумам был учеником знаменитых корифеев науки своего времени Ходжа Насируддина Туси и Кутбиддина Ширази. Из этого следует, что, помимо поэзии, Хумам также был ученым в области логики и философии, а также был осведомлен о науке астрономии.

4. Из упоминаний поэта в его диване стало известно, что он, как и его современники Саади Ширази и Фахраддин Ираки, был суннитом шафиитского толка.

5. Большинство газелей Хумама Тебризи были исполнены в соответствии с традицией мистических газелей и написаны в описании и восхвалении вечного возлюбленного, поиске сближения к нему и самопожертвовании на его пути. Более того, некоторые газели Хумама имеют поучительный, нравственный и воспитательный характер, среди них есть и совершенные газели, которые являются панегирическими и посвящены той или иной известной фигуре эпохи поэта. Последний момент является одной из особенностей газелей Хумама.

6. В литературном творчестве поэт не выходил за рамки литературной закономерности стереотипа и время от времени, используя способ остранение, раскрывал замкнутые приёмы предшественников и тем самим создавал новые художественные мотивы.

7. Из образных приёмов художественной речи весьма искусно и поэтически возвыщенно поэтом применялись такие фигуры, как эпитет, сравнение, метонимия, иносказание, намек, реминисценция, антитеза, противопоставление и др.

Теоретическая значимость исследования проявляется в том, что полученные результаты будут способствовать рассмотрению различных литературоведческих вопросов, в том числе истории литературы XIII века, анализу формы и содержания газелей, теории поэзии, художественной структуры и литературной критики. Диссертация может стать теоретическим

материалом для исследователей, которые в дальнейшем будут заниматься исследованием различных проблем художественной литературы XIII века.

Практическая значимость исследования проявляется в том, что его материал может быть использован в качестве источника при составлении различных разделов учебников и учебных пособий, а также научных статей и диссертаций. Основные идеи, полученные в результате диссертационного исследования, могут быть полезны студентам филологических специальностей при написании курсовых работ, дипломных и магистерских диссертаций.

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная работа на тему «Хумам Тебризи и идейно-художественные особенности его газелей» соответствует тематике и кругу вопросов исследования по научной специальности 10.01.01 – Таджикская литература; литературные связи.

Личный вклад соискателя учёной степени в исследовании. По совету научного руководителя в диссертации представлены основные и второстепенные исследуемые вопросы и определены научные гипотезы. Кроме того, за годы исследований автор диссертации по вопросам своей исследовательской работы опубликовал ряд статей, полностью охватывающих относящиеся диссертационной теме. Опубликовав отдельные статьи, автору удалось представить научному сообществу некоторые разделы и главы диссертации.

Апробация результатов исследования. По основному содержанию диссертации и выводам исследования автор выступал с докладами на международных, республиканских, университетских и научно-практических конференциях (2015–2024 гг.). Основные разделы диссертации представлялись и обсуждались на заседаниях кафедры истории таджикской литературы Таджикского национального университета.

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на общем заседании кафедры истории таджикской литературы Таджикского национального университета (протокол № 16 от 14.06.2024 г.).

Публикация научных работ по теме диссертации. Основные положения и результаты исследования публиковались в виде научных статей в рецензируемых научных журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан, таких как «Вестник Национального университета Таджикистана», «Вестник Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни» и «Вестник Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзаде», общим числом шесть статей.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, одиннадцати разделов, двух подразделов, заключения, списка литературы, в общей сложности работа содержит 195 страниц компьютерного набора.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **введении** диссертации отмечены актуальность темы исследования, степень её изученности, её связь с научным планом кафедры, а в части общей характеристики работы указаны цель и задачи, объект и предмет исследования, а также указаны теоретические основы, методы исследования, источники и научной новизны, основные положения, выносимые на защиту; теоретические и практические значения, соотношение темы диссертации с паспортом научной специальности; личный вклад соискателя учёной степени в исследование и аprobации результаты работы.

Первая глава диссертации, озаглавленная «**Жизнь и литературное наследие Хумама Тебризи**», состоит из **двух разделов и двух подразделов**. Название **первого раздела первой главы** – «**Научная биография Хумама Тебризи**». Установлено, что Хумам Тебризи был одним из великих поэтов сочинителей газели XIII века, период жизни и творческий путь которого совпал с правлением монгольских Ильханидов. Наши изыскания показали, что интерес исследователей к поэту не столь велик. Также выяснилось, что о жизни поэта даны сведения в более 25 антологиях, летописях, поэтических сводах и альбомах стихов. В данном разделе с учетом указанных источников восстановлена научная биография поэта.

Второй раздел первой главы, названный «**Литературное наследие поэта**», состоит из двух подразделов. **Первый подраздел второго раздела** первой главы назван «**Диван Хумама Тебризи и его списки**». Диван Хумама Тебризи был собран через год после его смерти по указанию великого vizirя Ильханидов Рашид ад-Дина Фазлуллы Хамадони. Очевидно, что составленный диван не охватывал все творения поэта. Диван Хумама издавался в Иране дважды. Первый раз в 1333/1955 году усилиями Muайяд Собити, а затем в 1351/1973 году стараниями Рашида Айвази с предоставлением доступа к другим письменным экземплярам. Списки дивана поэта переписывались в XIV-XV веках. В научных центрах Таджикистана письменные экземпляры дивана Хумама отсутствуют. Рашид Айвази, после Muайяд Собити, подготовил и издал дивана Хумама, используя рукописи дивана поэта, хранящиеся в крупнейших библиотеках и научных центрах мира, таких как Национальная библиотека Франции, библиотека Пенджабского университета в Лахоре, библиотека Лала Исмаила в Турции, библиотека Британского музея, библиотека высшего медресе Сепахсалора и библиотека Малика в Иране.

Второй подраздел второго раздела первой главы назван «**Жанровая классификация стихов Хумама Тебризи**».

Диван Хумама Тебризи, составленный Рашидом Айвази включает стихи поэта порядка 3944 байта, из которых 145 байтов написаны на арабском языке, а остальные 3799 байтов - на персидско-таджикском.

Диван Хумама, составленный Рашидом Айвази, имеет следующую жанровую последовательность: газель 220 байтов, касида 45 байтов, кыт‘а 37 байтов, рубай 98 байтов, фард 35 байтов, 1 тардже‘банд на тему скорби по Шамсиддину Сахибдивану и 2 месневи – «Сухбатнаме», состоящий из 337 байтов, «Китабе маснавият» (Книга месневи), размером хаиф, который состоит из 558 байтов.

Хумам прежде всего является поэтом-лириком сочинявшим газелей, которые превалируют во всех существующих списках его дивана и насчитываются 220 стихов. По содержанию газели поэта больше олицетворяют суфийскую любовь, восхваление и назидание, где данная сторона газелей поэта подробно рассмотрена нами во второй главе.

Наше исследование показало, что великие поэты, пришедшие после Хумама, такие как Сайфи Фергани, Амир Хосров, Убайд Закани, Хафиз Ширази, Камол Худжанди, Салман Соваджи и другие, подражали Хумаму в создании газелей и с воодушевлением принимали их. Следует подчеркнуть, что этот вопрос относится к темам, которые в будущем нуждаются в обстоятельном исследовании, с тем, чтобы определить, насколько упомянутые поэты осветили и украсили поэтические приёмы Хумама посредством острания, либо как они, передав мотивы газелей Хумама своими газелями, облачили их в новое одеяние.

Вторая глава диссертации названа «**Идейное содержание газелей Хумама Тебризи**» и состоит из четырех разделов.

Первый раздел второй главы диссертации назван «**Методы создания мотивов в форме газели**».

По сути, масштаб успеха и мастерство любого поэта проявляется в создании мотивов. К этому вопросу впервые системно подошли такие русские формалисты, как В.Б. Шкловский, А. Веселовский, Б.М. Эйхенбаум, Р.О. Якобсон, Ю. Тынянов и другие, конкретно продемонстрировав особый подход поэтов к созданию различных мотивов. По их верному мнению, смысл не имеет самостоятельного существования, которое находилось бы наравне с формой. Безусловно, когда образ создается с мастерством, то тогда же рождается и мотив.

Русские ученые обозначали «смысл» термином «мотив», восходящим к европейской науке о словесности. Иранские ученые также назвали эту литературную категорию «мутиф» или «бонмайе», первое из которых совпадает с европейским словом и лишь по произношению соответствует персидской

фонетике. Мотив, согласно определению современного знатока русской словесности И.В. Силантьева, разработавшего её поэтику, является структурно-семантическим аспектом стиха и связываясь с темой, формой и содержанием, играет важную роль в художественной системе текста, то есть в его литературности.¹ Некоторые знатоки словесности считают, что мотив связан с областью «скрытого текста» (интертекста) в том смысле, что он повторяется в художественном тексте других авторов с изменением формы, то есть в некоторой степени стабилен. Сторонником данного мнения в значительной степени является О.М. Фрейденберг последователь теории исторической поэтики А.Н. Веселовского². Среди иранских ученых Шафи'и Кадкани также поддерживает подобное видение З. Указанный ученый, следуя идеи русских формалистов, считает, что поэт посредством приёма остранение, т.е. отчуждением давнего приёма художественной речи, обновляет его, в результате чего мотив также становится несколько удивительным и ясным.

Любой поэт, безусловно, неизбежно используя язык и различные художественные приёмы, передаст читателю свое послание, насколько он в силах, на прекрасном художественном уровне. Поскольку средства передачи смысла — это форма, а смысл сам по себе воплощается через форму, здесь возникает вопрос о соотношении формы и смысла или формулирования и оповещения, о чем ученые постоянно ведут обширные споры. Однако Шафе'и Кадкани, являющийся в данной полемике сторонником русских формалистов, объединяет форму и смысл и пишет: «Русские формалисты не считают содержания или смысл ничем иным, как торжеством образа, и в корне не воспринимают давнюю проблему противопоставления содержания и формы или образа. В данном видении смысл — это тот же самая форма, а форма - тот же самый смысл».⁴ Таким образом, данный автор утверждает, что с точки зрения лингвистической науки нет ни одного слова, которое не имело бы формы. Но такая форма (естественно, имеющая смысл), подвергаясь приспособлению истинным поэтом, приобретает художественную текстуру и будет воображение.

Если с данной точки зрения мы посмотрим на композиции в газелях Хумама Тебриза, то увидим в таких напевах множество традиционных смыслов либо мотивов классической лирической поэзии. Эти мотивы охватывают

¹ Силантьев, И.В. Поэтика мотива / И.В. Силантьев . – М.: Яз. слав. Культуры, 2004. – С. 7.

² Фрейденберг, О.М. Методология одного мотива. (подг. Текста, примеч. Н.В. Брагинской) / О.М. Фрейденберг // Труды по знаковым системам. – Уч. Записки Тартуского госуниверситета, 1987. - № 6. – С. 120.

³ Кадкани, Мухаммадизо Шафейй. Растрохези калимот / Мухаммадизо Шафейи Кадкани. Бо қўшиши Ш. Сўфизода. – Душанбе: Нашри Файз, 2023. – С. 66.

⁴ Там же. – С. 49.

следующее: «беспокойство лирического героя и его усилия к достижению воссоединения»; «тоскливое состояние лирического героя»; «жалобы на безразличие возлюбленного»; «вера в добросердечность милой»; «почитание любви»; «неисцелимость боли любви»; «признание своего положение волей судьбы»; «тоска встречи и печаль разлуки с милой»; «проливание слез лирического героя от разлуки с милой»; «проявление самоотверженности в любви»; «отсутствие права выбора влюбленного в делах»; «опьянение очей милой»; «вьющиеся кудри возлюбленной»; «мечта увидеть лицо друга»; «несравненность красоты милой»; «порицание надменного отшельника»; «царство возлюбленного и нищета влюбленного»; «неугомонность мирских дел»; «преобладание любви над страстью и похотью»; «безмолвие ума перед любовью»; «образный мир есть хиджаб на лице возлюбленного»; «избавление от спесивого воображения»; «надежда и чаяние»; «неосуществимость воссоединения с милой», а также «свидание милой»; «жизнь с надеждой на встречу с милой»; «существование с желанием свидится с милой» и т.п. Превалирующим лейтмотивом газелей Хумама является восхваление любви абсолютного Распрекрасного и утверждение о том, что оба миров и стремлении к их познанию является воплощением его вечной прелести.

Однако дело в том, что для создания художественного мотива Хумам как знатный поэт, порой оттачивая давние образы текстов предыдущих поэтов, создавал новые и чудесные образы и смыслы.

Хумам «разрушил» предыдущие приёмы художественной речи, посредством своей огромной творческой силы, ссылаясь на ранее упомянутый мотив и сориентировав их на безграничность через новое видение, вдыхал в них новую жизнь.

Большинство газелей Хумама содержат мистических мотивов. То есть он рассматривал теологические смыслы в художественном и эстетическом видении, но неизбежно отображал их общепринятыми словами на языке поэзии предшественников, но в возвышенных суфийских мотивах. На основе старых и ограниченных смыслов и приёмов в результате «диалога текстов» (термин М. Бахтина)¹ началось творение относительно новых смыслов. Данное литературное явление можно наблюдать в текстах большинства газелей Хумама. В частности, из составляющих прелестей возлюбленного внимание поэта-мистика прежде всего привлекают «руй» (лицо) или «рухсор» (ланиты). Каждая другая часть, присущая милому существу, сообщает весть о возлюбленном, но все же статус и место «рухсор» (ланиты) весьма высоки, поскольку речь идет о следствии сочетания атрибутов и имен, точке единства

¹ Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – 258 с.

красоты и наконец, месте явления и урочище проявления блестательной красоты возлюбленного. Этот момент в данной части диссертации проиллюстрирован примерами стихов Хумама.

Одним из способов создания нового мотива является остранение. Остранение в терминологии один из литературных приёмов, впервые предложенный русской школой формализма и считающийся одной из важнейших теорий этой школы. Один из известных русских формалистов Ю.Н. Тынянов назвал этот термин «дефамиляризация»¹. Последний термин означает отчуждение. Согласно данной теории, «основная задача поэта состоит в активизации художественных приёмов, где таким путем формируется совершенство литературных произведений на бескрайней платформе истории литературы разных наций, где все неискусные мотивы и непригодные художественные приёмы активизируются и выявляют себя в ином облике»². Иными словами, кратковременное отчуждение привычных понятий и формальное обновление, продлевая читателю промежуток восприятия и немного оттягивая миг осмысления, тем самым создает у него литературное наслаждение и вкус.

Согласно определению, которое Шафе’и Кадкани дает стихотворению: «Стихи это происходящее в языке событие и, несомненно, стихотворец своим стихотворением воздействует на язык, в результате чего читатель ощущает различие между языком его стихотворения и повседневным и обыденным языком».³ Остранение можно рассматривать как средство создания этого различия.

Другими словами, различие обыденной речи от поэтического слова заключается в способах употребления языка. В своих стихах поэт использует слова вопреки их обычному употреблению, что называется «воскресением слов». Поэты и не поэты отмежёвываются подобным воскресением. Безусловно, этот термин сам по себе имеет особые правила, но в целом разделен на две группы – музыкальную и лингвистическую.

Таким образом, различные отклонения от правил в диване поэта требуют тщательного исследования. После краткого обзора дивана Хумама с точки зрения создания мотивов и обновления слова предшественников выяснилось, что мастерство литературного творчества этого певца лирических стихов в сочинении газелей является новой страницей в истории нашей древней

¹ Тынянов, Ю.Н.. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1924. – С. 10.

² Кадканӣ, Мухаммадизо Шафэъӣ. Растроҳези қалимот/ Мухаммадизо Шафэии Кадканӣ. Бо қӯшиши Ш. Сӯғизода. – Душанбе: Нашри Файз, 2023. – С. 40-41.

³ Там же. – С. 76.

литературы. Данное своеобразие слова Хумама на примерах широко проиллюстрировано в представленном разделе диссертации.

Второй раздел второй главы диссертации назван «**Воспевание любви в газелях поэта».**

Газели Хумама Тебризи чрезвычайно богаты и живописны по содержанию, а колорит тематики усиливает идеальные аспекты газелей поэта, отражая широкий диапазон мировоззрения, воображения, высокого вкуса и таланта поэта. Темами, наиболее заметными в газелях поэта, являются любовь, гуманизм, прославление мира и дружбы, отображение красот природы, поучительно-назидательная, философско-мистическая и тому подобная тематика, в синтезе которых Хумам Тебризи проявил большой творческий потенциал. Одной из осевых тем газелей поэта является воспевание любви и странствие по миру исламской мистики. Поэзия Хумама Тебризи переполнена эмоциями, восприятиями, усладой и страстями любви. Как отметил Шибли Ну’ман: «Основой суфизма является истинная любовь, которая всецело охвачена страстью и тягой, где под покровительством истинной любви ценилась также виртуальная пассия, а ее огонь согревал всю грудь, и ныне то, что слетает с языка, не лишена пыла»¹. Во всех газелях Хумама выражены чувства чистой истинной любви, сильные страстные и мистические переживания с высоким поэтическим мастерством через весьма возвышенные литературные украшения.

Третий раздел второй главы диссертации назван «**Восхваление в газели».**

Обширные и тщательные исследования по хвалебным газелям до настоящего времени не проводилось. Однако были проведены исследования, посвященные разнообразию содержания в газели в целом и в газели Хафиза в частности.² Сиrus Шамиса в своей работе «Обзор газели в персидской поэзии» утверждает, что Хакани, по-видимому, был первым поэтом, приступившим к сочинению хвалебной газели.³

Но при изучении дивана выдающихся поэтов XI–XIV веков, в том числе газелей Санай Газnavи, Анвари Абеварди, Джамаладдина Абдорразака Исфахани, Хакани Шервани, Аттара Нишапори, Саади Ширази, Джалаладдина Балхи и Хафиза Ширази данный вопрос был отклонен. Иранская ученая Тахира Ишани является автором статьи под названием «Обзор хвалебной газели в

¹ Ну’монӣ, Шиблӣ. Шеър-ул-Аҷам / Шиблӣ Ну’монӣ. Ҷилди аввал ва дувум. Таҳияи Абдуҳолик Набавӣ. – Душанбе: ДДОТ, 2015. – С. 498.

² Ҳайдарӣ Алӣ, Диҷам, Мехрнӯш. Ҷойгоҳи таҳаллус дар ғазалҳои мадҳии Ҳофиз. маҷаллаи «Бӯstonи адаб» – и Донишгоҳи Шероз, соли панҷум, шумораи чаҳорум, зимистони соли 1392 – С. 17.

³ Шамисо, С. Сайри ғазал дар даршеъи форсӣ /С. Шамисо.– Техрон: Фирдавс, 1370.– С. 130.

персидской литературе (от Санай до Хафиза)», где она внятно доказывает, что первым автором хвалебных газелей, был Санай.¹

Часть газелей поэта являются хвалебными, в знак преданности посвященными Хумамом тому или иному государственному деятелю и известным мужам своего времени. Как мы уже отмечали в первой главе диссертации, Хумам с почтением относился к монархам, министрам и государственным деятелям Ильханидов и пользовался их уважением и почестями. Следовательно, в дополнении к своим месневи он восхвалял некоторых представителей этой династии, и в некоторых своих газелях, но не из-за снискания их расположения и корыстных побуждений, а в знак преданности и признательности. Например, поэт дружил с Шарафаддином Харуном, сыном Шамсаддина Джувайни и посвятил ему свой месневи «Сохбатнамэ». Кроме того, поэт восхвалял данное лицо местами в своих газелях.

Четвертый раздел второй главы диссертации назван «**Дидактическая мысль поэта**».

Газели Хумама на тему воспитания и назидания в основном написаны с целью исправить и очистить нравственность членов общества, в этом типе газелей поэт старался уделять особое внимание как теме, так и манере изложения. В дидактических газелях Хумама содержатся философские мысли, проповеди и поучения, терпение и выдержанность, благодарность и довольство, наставление людей на достойное поведение и добродетель через назидания и нравоучения, критика и порицание ряда мерзких и вопиющих человеческих качеств, таких как эгоизм и высокомерие, клевета и ложь, жадность, склонность и злоба, воровство, бесстыдство, жестокость, произвол и т.д.

Пример: Маталаб дониш аз кас, ки ба оби дида
Шуста бошад варақи дафтари доноиро².
(Не жди познаний от тех, кто слезами
Омыл страницы книги знаний.)

Знакомство Хумама с исламской культурой и знаниями придало его стихам особый вид. Поэт как мудрец и учитель морали, словно свой современник Саади, исследует нравственность и ее роль в человеческих и социальных отношениях. Иногда поэт-сочинитель газелей подобно глубоко мыслящему обществоведу анализирует и описывает социальное поведение людей. Поэт подчеркивает, что для людей единственным путем к счастью и

¹ Эшонӣ, Тоҳира. Сайри ғазали мадҳӣ дар адаби форсӣ (аз Саной то Ҳофиз) / Т. Эшонӣ// Кӯҳанномаи адаби форсӣ. Пажӯҳишгоҳи улуми инсонӣ ва мутолиоти фарҳангӣ. Шуморай савум. – Тирмоҳи соли 1392. – С. 7.

² Табрезӣ, Ҳумом. Девон / Ҳумоми Табрезӣ. Бо қӯшиши Рашид Айвазӣ. – Техрон: Таъриҳ ва фарҳанги Эрон, 1351. – С. 60.

избавлению от угнетения, злобы и омерзительных качеств является постижение наук.

Хумам был совершенным суфием и наряду с газелями, в других литературных формах, присутствующих в его диване, поднимал вопросы воспитания, нравственности, обучения и наставлял как немало испытавший на своём веку старец.

Третья глава диссертации, именуемая «Художественные особенности газелей Хумама Тебризи», состоит из **пяти разделов**. Первый раздел назван «Композиция». В литературоведении поэтическое мастерство Хумама Тебризи до сих пор исследованию не подвергалось. В нашей диссертации впервые исследовались такие формальные аспекты газелей поэта, как число байтов, место псевдонима, структура, ритм, рифма, рефрен и др.

Средневековые и современные ученые определили наименьший объем газели в 5 байтов, а наибольший до 15-и¹ и даже 25-и байтов.²

Ученые, проводившие исследования по таджикско-персидской газели, по-разному интерпретировали структуру газели. К примеру, по мнению академика А. Мирзоева строению газели свойственно «наличие матла‘ (начальный байт) и макта‘ (последний байт) с тахаллусом (псевдонимом), единством рифмы и взаимосвязи сущности любви и влюблённости».³ А. Мирзаев утверждает, что газель состоит из матла‘, макта‘, рифмы, рефrena и воспевания любви.

Для точного понимания количества байтов газелей Хумама целесообразно взглянуть на газели его друга и современника Саади, поскольку как отмечает профессор Бадриддин Максудзода, 87% газелей Саади содержат от семи до двенадцати байтов⁴. Профессор М. Низами также при исследовании газелей Аттара ссылается на предшествующих и современных ученых об объеме байтов газелей⁵.

Газели Хумама идентичны газелям предшественников по форме, метрике, рифме, рефрену и числу байтов. Из 220 дошедших от поэта до нас газелей, 1 двухбайтная, 2 трехбайтные, 5 четырехбайтные, 12 пятибайтные, 13 шестибайтные, 43 семибайтные, 34 восемибайтные, 70 девятибайтные, 14 десятибайтные, 13 одиннадцатибайтные, 6 двенадцатибайтные, 2

¹ Кошифӣ, Ҳусайн Воиз. Бадо  -ул-афкор фӣ сано  -ул-ашъор / Ҳусайн Воизи кошифӣ. Бо қӯшиши Мир Ҷалолуддини Каззозӣ, чопи аввал. – Текрон, 1379. – С. 56.

² Мусулмониён, Р. Назарияи адабиёт / Р. Мусулмониён. Мухаррир: Ҳ. Имодӣ. – Душанбе: Маориф, 1990. – С. 170.

³ Мирзоев, А. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои X-XV / А. Мирзоев // Сездаҳ мақола. – Душанбе, 1977. – С. 6.

⁴ Мақсадов, Б. Ҷустучӯ дар ахвол ва осори Ироқӣ / Б. Мақсадов. – Душанбе: Ирфон, 2009.– С. 445.

⁵ Низомов, М. Масъалаҳои поэтикаи ғазалиёти Фаридуддини Аттор: дис... номз. илм.. филол.: 10.01.03 / М. Низомов. – Душанбе, 2002. – С. 35-44.

тринадцатибейтные и ещё 1 пятнадцатибейтная. Выяснилось, что по количеству бейтов на первом, втором и третьем местах находятся соответственно газели, состоящие из 9, 7 и 8 бейтов.

Газели Хумама интересны также в плане применения *тахаллуса* (псевдонима). Среди газелей поэта в 145-и из них псевдоним упоминается в бейте макта¹. В 15 газелях псевдоним расположен перед макта¹, остальные 50 газелей не имеют псевдонима, а две газели не имеют матла¹.

Кроме того, газели разделяют по художественной структуре на следующие типы: *мусалсал* (ассоциативная), *пароканда* (рассеянная), *вокеабанд* (событийная), *якпора* (целостная) и *даври* (кольцевая). Следует отметить, что эта классификация газелей не встречается в наших книгах по классической теории. Даже в книгах и статьях Майела Херави, Сируса Шамисо, Дариуша Сабура и нашего ученого А. Мирзоева, посвященных исключительно теории газели, мы не встречаем подобной формальной структуры газели. Б. Максудзода - единственный ученый, который, исследуя формальную структуру газелей Фахраддина Ираки, выражает свои теоретические мысли по четырем упомянутым типам газели, и, исходя из этих требований, исследует газели Ираки¹, поскольку пятый структурный тип газели - *пароканда* (рассеянная) среди остальных газелей Ираки отсутствует.

Мы исследовали газели Хумама Тебризи, применяя ту же структуру. Обзор дивана Хумама Тебризи показал, что в диване поэта имеются четыре структурных типа газели – *мусалсал* (ассоциативная), *вокеабанд* (событийная), *якпора* (целостная) и *даври* (кольцевая).

При рассмотрении данной структуры газелей поэта в плане частотности выяснилось, что газель *мусалсал* (ассоциативная) стоит на первом месте, поскольку этот тип также охватывает большую часть диванов таких известных газелеписцев рассматриваемой эпохи, как Джалаеддин Балхи, Фахраддин Ираки и Саади Ширази. Второе, третье и четвертое место среди газелей Хумама Тебризи занимают газели типа *якпора* (целостная), *вокеабанд* (событийная) и *даври* (кольцевая).

Второй раздел третьей главы назван «**Музыкальные аспекты речи поэта**».

Гладкость, изящность и мелодичность речи являются одной из самых выдающихся особенностей газелей Хумама Тебризи. Гладкость стихов определяется применением разных музыкальных украшений и элементов, следовательно, данная тема больше связана с метрической системой, рифмой, рефреном и другими словесными и образными приёмами и фигурами,

¹ Мақсудов, Б. Ҷустучӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ / Б. Максудов. – Душанбе: Ирфон, 2009.– С. 444, 456.

усиливающими музыкальность поэзии. Следует отметить, что относительно музыкальных аспектов поэзии Хумама Тебризи до сих пор заслуживающего внимания и независимого исследования не проводилось.

Поэт применяет такие словесные украшения, как ритм, рифма, редиф *джинас* (сроднение), *такрор* (повтор) и *'нат* (усложнение), *хаджисб* (завеса), художественная рифма, *радд-ус-садр* (возвращение начала), *радд-уль-аджэз* (возвращение конца), *татриз* (украшение), *тардид* (повторение), *мувозана* (равновесие) *воджоройи* (аллитерация) или наигрывание букв и др., чтобы приподнять тональность и мелодизировать язык своего произведения. Однако не все художественные приёмы составляют внутренний аспект музыкальности стиха. *Вазн* (ритм), рифма и рефрен определяют внешнюю сторону музыкальности стихотворения, рассмотренную нами в следующем подразделе работы.

Третий раздел третьей главы названа «**Вазн (ритмическая система)**». В газелях Хумама Тебризи ритм, рифма и рефрен вместе усилили музыкальный аспект его поэзии и стали причиной пленительности и плавности его газелей. Ритмика — это разновидность мелодии или музыки, где в определенное время и в определенном месте акцентируются слоги. Относительно музыкального аспекта ритмической системы профессор М. Нарзикул отмечает следующее: «После правильного определения ритмической системы стихотворения возникает своего рода особая мелодия, которую мы называем поэтической музыкой. Возникающий таким образом музыкальный напев всего лишь разновидность музыки в поэзии. Существует множество создающих музыку речи средств»¹. Вместе с тем, упомянутый исследователь, размышляя о важности изучения *аруза* (стихотворной системы), выделил её три важных аспекта: «Стихотворный ритм (*вазн*) имеет значение в нескольких отношениях:

1. Отлаженное и приятное повторение *рукнов* (стоп) и *зихафов* (стопных изменений) оказывают мелодичное воздействие на поэзию, тем самым делая её благозвучной.

2. Придаваемая стихотворению особая гармония облегчает его запоминание и восприятие.

3. Конкретизируется особая природа стихотворения, с акцентом на содержание и тематику. Отсюда и то, что некоторые стихотворные ритмы (*вазн*) считались также обусловленными характерными темами, подобно стихотворным ритмам месневи, рубай, дубайти (вид четверостишия) и т.д.»².

Касательно газелей Хумама указанный вопрос был тщательно исследован в данном разделе диссертации. *Бахр* (размер) *рамал* и его *зихафы* (стопные

¹ Нарзикул, М. Вазни шеъри тоҷикӣ / М. Нарзикул. – Душанбе, 2021. – С. 9.

² Там же.

изменения) в газелях поэта употреблялись чаще (86 газелей). В упомянутом вазне (стихотворном ритме) и его зихафах (стопных изменениях) Хуммам написал большинство стихотворений восьмистопных (*мусамман*) стихов, число которых достигает 72 единиц, а в шестистопной форме (*мусаддас*) этого размера (*рамал мусаддас махзуф*) он сочинил всего 14 газелей. Наиболее распространенными подвидами *бахра* (размера) рамал в диване Хуммама являются рамал мусамман махзуф со следующими *афиолами* (условное буквенное обозначение стоп в арабско-персидском стихосложении): –V– – / –V– – / –V– – / –V– (30 газелей) и *рамал мусамман махбун аслам* с афиолами: –V– – / VV– – / VV– – / – – (20 газелей). Вторым бахром (размером), который по частоте имеет значительное применение в газелях поэта, является *музоре*¹. Как указано в данном разделе диссертации, поэт сочинял всего на двух ритмических размерах *музоре* – *музоре* *мусамман ахраб* или *ахраб мусаббаг* с афиолами: – –V / –V– – / – –V / –V– – и *музоре* *мусамман ахраб макфуф махзуф* или *максур* с афиолами – –V / –V– V / V – –V / –V– (~) 40 газелей. Третье место занимает бахр (размер) *хазадж* и производные от его зихафов (стопных изменений) вазны (метры) стихосложения (39 газелей). Большинство газелей сочиненных поэтом в *бахре хазадж* имеют стихотворную форму *мусаддас* (25 газелей), а форма 14-и газелей является *мусамман*. Следует отметить, что бахр *хазадж* входит в число выразительнейших ритмов персидского стихосложения, включая газели Хуммама. Этот бахр обладает особым унылым напевом и создает в газелях Хуммама благозвучную и трогательную мелодию.

Четвертым из употребительных бахров метрической системы в газелях Хуммама считается бахр *муджтас* и его зихафы. Поэт сочинял в двух ритмах бахра *муджтас* – *муджтас мусамман махбун аслам* или *аслам мусаббаг* с афиолами: V–V– / VV– – / V–V– / – – (~) (23 газели) и *муджтас мусамман махбун махзуф* или *максур* с афиолами: V–V– / VV– – / V–V– / V – – (~) (8 газелей).

Выяснилось, что Хуммам сочинял газели в 27-и вазнах (ритмах) из 9-и бахров (размеров) аруза (метрической системы) и если сравнить их по вазнам, применяемым, как установил профессор Б. Максудзода¹, в иракских газелях, с вазнами газелей Саади², то становится очевидно, что между ними существует типичная гармония и сходство. Среди множества бахров, использованных в газелях Хуммама, 200 газелей созданы в форме *мусамман*, а 20 в форме *мусаддас*.

¹ Максудов, Б. Чустучӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ / Б. Мақсудов. – Душанбе: Ирфон, 2009.– С. 462.

² Абдуманнонзода, М.А. Поэтикаи ғазалиёти Саъдӣ / М.А.Абдуманнонзода, – Ҳуҷанд, 2022.– С. 62-64.

Четвертый раздел третьей главы называется «Рифма и рефрен». Шафе’и Кадкани, представляя определение рифме, отметил: «Рифма - это тот же набор звуков, за исключением вазна (ритма) в плане участия согласных и гласных в особых *макта*¹ (последних байтах лирического стиха) - середине или конце и начале каждой части могут также сочетаться друг с другом, что само по себе является прочей формой музыкальности стиха, которую (в общем смысле слова, которое включает в себя также промежуточные рифмы) мы называем рифмой»¹. Как известно, каждая буква и каждая огласовка рифмы имеет свое название. Фахри Рazi в «Джоме’-ул-улум» относительно харфов (букв) рифмы отмечает: «Их шесть разновидностей: *рави*, *васл*, *хурудж*, *ридф*, *та’сис* и *дахил*. Другие же нашли дополнительный харф после харфа *хурудж* и назвали его «зоид», некоторые добавили дополнительные харфы».²

В газелях Хумама широко употребимы рифма *мукаяд* *муджаррад* (скованный одиночный), рифма *мутлак* (совершенный) с *васлом* (соединением), что подробно исследовалось в диссертации.

При исследовании типов ценной рифмы в газелях Хумама выяснилось, что в 117-и газелях поэта применены рифма *мукаяд* и её типы. Рифма *мутлак* и её типы употреблены в 93-х газелях поэта.

Среди газелей Хумама в 92-х из них имеется рефрен, а в 128-и он отсутствует. Из газелей *мураддаф* (имеющий рефрен) в 12-и газелях применены составные рефрены, а 80-и других газелях в функции рефрена выступают простые и производные слова. Наряду с часто употребляемыми в качестве рефрена простых и производных слов, в газелях Хумама также можно заметить длинные рефрены и рефрены в форме словосочетаний.

Пятый раздел третьей главы диссертации назван «Художественные украшения речи».

Поэт употреблял в своих газелях разные типы приёмов художественной речи, что свидетельствует о его таланте и мастерстве. Задействовав различные фигуры украшения речи, он сделал её выразительной и привлекательной. Широкое применение таких фигур, как эпитет, сравнение, метафора, иносказание, противопоставление и сопоставление, вопрос и ответ, реминисценция (поэтический приём, когда в одной строке приводятся омонимы) и другие образные фигуры украшения речи в газелях поэта указывает на то, что он был хорошо осведомлен о великой школе своих предшественников мастеров газели и подвергнув некоторые сравнения и

¹ Кадканӣ, Шафей Мухаммадизо. Мусикии шеър / Мухаммадизо Шафеии Кадканӣ. – Техрон: Огоҳ, 1373. – С. 10.

² Розӣ, Фахр Мухаммад ибни Умар. Чомеъ-ул-улум. Бо тасҳеҳи Али оли Довуд. – Техрон, 1382. – С. 227.

метафоры предшественников приёму остранение, создал новое средство украшения художественной речи.

В газелях Хумама для эпитета было найдено 57 примеров, большинство из которых являются традиционными и опробованными.

Мистическое воззрение Хумама обусловило обильное применение им приёма истиора (метафора) и её типов, которые подробно на примерах изложены в диссертации.

В **заключении** диссертации представлены основные результаты исследования и рекомендации по практическому применению полученных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в ходе исследования результаты обобщены следующим образом:

1. Во времена Хумама Тебризи (XIII век), несмотря на смути и волнения, на арену деятельности вышли такие великие ученые, писатели и поэты той эпохи, как Фахраддин Ираки, Саади Ширази, Джалоладдин Балхи, Амир Хосров, Имам Хусейн Хирави, Шейх Махмуд Шабистари и другие, каждый из которых создал нетленные произведения для незыблемости, процветания и распространения таджикско-персидского языка и литературы [1-А; 7-А].

2. Такие факторы, как особый интерес монгольских Ильханов, а также связи и отношения поддерживаемые Хумамом с такими величайшими министрами эпохи, как Шамсаддин Мухаммад Сахибеван, его сын – Шарафаддин Харун, а также Рашидаддин Фазлулла Хамадани и тот факт, что поэт был учеником величайших ученых того времени, таких как Ходжи Насираддина Туси и Мауляна Кутбаддина Ширази поспособствовали становлению Хумама знаменитым поэтом. Задатки одаренного поэта помогли Хумаму снискать благосклонность этих ученых [1-А; 7-А].

3. Установлено, что отца Хумама звали Ала Тебризи, а также что он был поэтом. Датой рождения поэта указывается 1237 год, а датой его смерти — 1314 год [1-А].

4. Служение поэта при дворе и занятие им поста одного из министров Азербайджана побуждали его к странствию. По этой причине он путешествовал по городам Багдаду, Руму, Хиджазу, Мекке, Медине и др., и даже удосужился совершил паломничество в святые места Ислама [1-А; 2-А].

5. Поскольку многие мусульманские предводители XIII века, такие как Саади Ширази, Фахраддин Ираки, Авхади Марагай, Джалаладдин Балхи и другие, были шафиитского толка, возможно, Хумам был суннитом-шафиитом. Из некоторых ссылок, имеющихся в его стихах и рассмотренных нами в

диссертации, мы пришли к выводу, что он принадлежал к шафиитскому мазхабу. Хумам внешне был маленького худощавого и невзрачного телосложения. В некоторых своих рубаи (четверостишиях) он прямо называет себя «*ба тан мухтасар*» (не вышедший ростом) и «*кутох*» (малорослым) [1-А; 6-А].

6. В своих стихах Хумам восхвалял высокопоставленных государственных деятелей и ученых своего времени. Даже был связан родственными узами с учёным-богословом Кутбаддином Ширази, якобы Кутбаддин Ширази написал книгу «Фатх-уль-мафатих» по его просьбе. Поэт был в большой дружбе и с шейхом Саададдином Ибрагимом Хамави [2-А; 8-А].

7. Хумам Тебризи имеет лишь один диван. Стихи писались им на двух языках – персидском и арабском. Он писал стихи в жанре касыда, газель, маснави, рубаи, кит‘а, тардже‘банд и муфрадот. Хумам пробовал силы также в газелях в форме персидского муламма’ на тебризском диалекте. Тема стихов Хумама — панегирик, проповедь, элегия, ихваният (стихотворное произведения о братстве, дружбе, товариществе), а также любовные и мистические стихи. Рукописи дивана Хумама весьма малоочисленны. Дата их переписываний относится к XIV-XV векам. Современное издание дивана Хумама, подготовленное Рашидом Айази, в настоящее время считается самым полным диваном поэта [3-А; 5-А].

8. По содержанию газели Хумама, по сути, можно разделить на мистико-любовные, поучительные, панегирические и т.д. Однако есть газели и на тему земной любви. В сочинениях Хумама много традиционных смыслов или мотивов классической лирической поэзии. Тем не менее, в его газелях можно также увидеть и свежие мысли [3-А; 3-А; 5-М].

9. Из исследования ритмики газелей поэта выяснилось, что в плане применения или частотности бахры (размеры) рамал, музаре’, хазадж и муджтасс употреблялись чаще, чем другие бахры. Также из типов рифм чаще всего употребляется рифма мукайяд и, в частности, рифма мукайяд с ридф муфрадом (в 66 газелях), рифма мукайяд муджаррад (в 46 газелях), а из типов абсолютной рифмы чаще всего применяются абсолютная рифма с ридфом и васлом (26 газелей), абсолютная рифма с власлом (21 газель) и абсолютная рифма с власлом и хурудж (14 газелей) [3-А; 4-А].

10. Из исследования художественных фигур, встречающихся в газелях Хумама, выяснилось, что в них чаще применяются тавсиф (эпитет), ташбех (сравнение), истиора (метафора), киноя (намек), маджаз (иносказание), ихам (многопластные смыслы) тазад (антитеза), талмих (намекание) [5-А; 8-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Научный материал, содержащийся в диссертации, в дальнейшем может быть использован для исследования структуры, архитектоники, содержания и стиля газели в классической персидско-таджикской литературе.

2. Теоретические мнения, которые мы привели о таких структурных типах газели, как мусалсал (ассоциативная), воке‘абанд (связывающая события), даври (кольцевая) ва якпора (целостная), могут быть использованы при обучении этим типам газелей.

3. Изучение внутренней и внешней музыки газелей поэта предоставляют возможность точнее и шире исследовать музыкальные аспекты его поэзии.

4. О поэтическом мастерстве и вкусе Хумама в творении газелей можно судить по тому, что такие поэты-газелеписцы, как Сайф Фергани, Амир Хосров Дехлави, Убайд Закани, Салман Соваджи, Камал Худжанди, Хафиз Ширази и другие, обратили внимание на его газели и каждый из них привнес полустишие, бейт и даже его полные газели среди своих газелей и месневи. Это направление творчества поэта также является одним из вопросов, требующих фундаментального исследования.

5. При изучении средневековых списков дивана поэта выяснилось, что он не охватывает всех стихов поэта, следовательно, существует необходимость в критическом издании дивана поэта, которое должно быть осуществлено в ближайшем будущем

6. Пришло время транслитерировать диван поэта на современную таджикскую кириллицу и опубликовать в Таджикистане.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

[1-А]. Умарзода, Ф. Шарҳи аҳволи Ҳумомуддини Табрезӣ [Текст] / Ф. Умарзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2017. – № 4/4. – С. 213-218.

[2-А]. Умарзода, Ф. Ғазали мадҳӣ дар девони Ҳумоми Табрезӣ [Текст] / Ф. Умарзода // Вестник Университета языков. Серия филологических, педагогических и исторических наук. – Душанбе, 2024. – № 2 (54). – С. 207-213.

- [3-А]. Умарзода, Ф. Сохтори ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ [Текст] / Ф. Умарзода // Вестник Педагогического университета. – Душанбе, 2024. – № 3 (110). – С. 201-207.
- [4-А]. Умарзода, Ф. Ҷанбаҳои мусиқоии ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ [Текст] / Ф. Умарзода // Вестник Университета языков. Серия филологических, педагогических и исторических наук. – Душанбе, 2024. – № 4 (6). – С. 212-217.
- [5-А]. Максудзода, Б., Умарзода, Ф. Офариниши маънӣ дар ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ [Текст] / Б. Максудзода, Ф. Умарзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2024. – № 6. – С. 276-282.
- [6-А]. Умарзода, Ф. Ҳумом ва Саъдӣ (Муқоисаи ҳолот ва ҳунари эҷоди ғазал) [Текст] / Ф. Умарзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2024. – № 8. – С. 222-230.

II. Статьи, опубликованные в научных сборниках и в других изданиях:

- [7-А]. Умарзода, Ф. Шарҳи ҳоли Ҳумомиддини Табрезӣ (1238-1314) [Текст] / Ф. Умарзода // Материалы второе республиканской научно-теоретической конференции совета молодых ученых и исследователей ТНУ «Таджикский национальный университет – центр подготовки молодых специалистов», посвященной 25-летию Государственной независимости Республики Таджикистан (Душанбе, 17-18 мая 2016 г.). – Душанбе, 2016. – С. 60-63.
- [8-А]. Умарзода, Ф. Истиқболи ғазалҳои Ҳумоми Табрезӣ дар ашъори дигарон [Текст] / Ф. Умарзода // Материалы республиканской научно-практической конференции «Место профессора Абдушакура Абдусатторова в исследовании таджикской литературы» (Душанбе, 14 мая 2024 г.). – Душанбе, 2024. – С. 184-189.

АННОТАЦИЯ

тахқиқи диссертационии Фатулоҷони Умарзода дар мавзуи «Ҳумоми Табрезӣ ва ҳусусиятҳои ғоявию бадеии ғазалиёти ў» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ.

Калидвожаҳо: Ҳумоми Табрезӣ, Шероз, Саъдӣ, осор, шоир, ориф, девон, рубоӣ, ғазал, соҳтори маснавӣ ва ғазал, дастхат, таъсирпазирӣ, ошноизудой, ҳунарсоза, ташбех, тавсиф, истиора, талмех, маҷоз, панду ахлоқ, ишқ, жанр, мавзуъ, устухонбандӣ, тасаввуф, адабият, таърихи адабиёт, рӯзгор, забон, мусиқии шеър, қоғия, радиф, вазн.

Дар диссертатсия бори аввал ба таври яклухт зиндагинома ва осор, маҳсусан, ғазалиёти Ҳумоми Табрезӣ – яке аз шоирони адабиёти форсу тоҷики асри XIII омӯхта шуда, шарҳи ҳол, мероси адабӣ, нусхаҳои хаттии девони шоир, таснифоти жанрии ашъори ў, ғазал ва анъанаи ғазалсароӣ, мавзуъ ва мундариҷаи ғоявии ғазалиёти адиб, мавзуъҳои ишқ, панду андарз, шеваҳои оғариниши маънӣ, мадҳ дар ғазалҳо, таъсирпазирӣ Ҳумом аз пешиниён, истиқболи ғазалҳои Ҳумом аз ҷониби шоирони баъдӣ, устухонбандии ғазалҳо, ҷанбаҳои мусиқоии ғазалҳо, вазн, қоғия ва радиф, ороҷҳои бадеии ғазалҳо ва ғайра таҳқиқу баррасӣ шудаанд.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ёздаҳ фасл, ду зерфасл, хулоса ва китобнома иборат аст. Мақсади асосии таҳқиқ барқарорсозии зиндагинома, таъйин намудани таркиби девони Ҳумоми Табрезӣ, баррасии ҳачми мероси адабӣ, баррасии мундариҷаи ғоявӣ ва бадеиёти ғазалҳои шоир мебошанд.

Дар диссертатсия бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик масъалаи аҳволу осори Ҳумоми Табрезӣ, ташхиси нусхаҳои хаттии девони ў, тартиби жанрии девон, муҳтавои ғазалиёт ва ҳунари ғазалсароии Ҳумоми Табрезӣ мавриди таҳқиқи комили илмӣ қарор гирифтааст. Аз ҷумла, дар асоси таҳлилу муқоисаи маълумоти сарчашмаҳои гуногуни илмию таъриҳӣ ва осори худи шоир шарҳи ҳоли нисбатан мукаммали шоир ба вучуд оварда шудааст. Ҳамчунин, дар заминаи суннати қолабгарӣ ва татбиқи равиши суратгарӣ раванди ташаккули ҳунари шоирӣ ва эҷодгарии Ҳумом таъйин шудааст.

Аз натиҷаҳои пажӯҳиш барои таълифи таърихи таҳаввул ва такомули ғазал дар таърихи назми классикии форсу тоҷик ва маҳсусан, ҷиҳати таъйин намудани ҷанбаҳои сабки ироқӣ ва сабки инфиродии шоирони аҳди зикршуда кор гирифтан мумкин аст.

АННОТАЦИЯ

диссертационного исследования Фатулоджона Умарзода на тему «Хумам Тебризи и идеально-художественное своеобразие его газелей» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – Таджикская литература; литературные связи.

Ключевые слова: Хумам Тебризи, Саади Ширази, стихотворения, поэт, суфий, диван, рубай, газель, структура месневи и газели, рукопись, восприимчивость, остранение, фигура, сравнение, эпитет, метафора, намёк, иносказание, наставление и нравственность, любовь, жанр, тема, композиция, суфизм, литература, история литературы, быт, язык, поэтическая музыка, метрика, рифма, редиф.

В диссертации впервые всесторонне исследованы биография и произведения, в частности, газели Хумама Тебризи – одного из поэтов персидско-таджикской литературы XIII века, дан обзор состояния, литературного наследия, письменных версий дивана поэта, жанровая классификация его стихов, газели и традиция газельной лирики, тема и идеальное содержание газелей поэта, темы любви, нравоучения, стили создания мотивов, восхваления в газелях, подверженность Хумама влиянию предшественников, принятие газелей Хумама последующими поэтами, композиция газелей, музыкальные аспекты газелей, ритм, рифма и редиф, художественные украшения газелей и т.д.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, одиннадцати разделов, двух подразделов, заключения и списка литературы. Основной целью исследования является восстановление биографии, определение состава дивана Хумама Тебризи, разбор объема литературного наследия, анализ идеального содержания и художественного своеобразия газелей поэта.

В диссертации впервые в таджикском литературоведении полному научному исследованию подверглись вопросы жизни и творчества Хумама Тебризи, анализировались списки его дивана, жанровый состав дивана, содержание газелей и мастерство Хумама Тебризи в сочинении газелей. В частности, на основе анализа и сопоставления сведений различных научных и исторических источников и произведений самого поэта создано сравнительно полное жизнеописание поэта. Также на основе традиции формализма и применения формалистского подхода определен процесс формирования поэтического и творческого мастерства Хумама.

Результаты исследований могут быть применены для составления истории эволюции и совершенствования газели в ракурсе истории классической персидско-таджикской поэзии, и особенно для определения аспектов иракского стиля и индивидуального стиля поэтов упомянутой эпохи.

ANNOTATION

of the thesis work of Fatuljon Umarzoda on the topic «Humam Tabrezi and the ideological and literal singularity of his ghazals» for the degree of candidate of philological sciences in specialty 10.01.01 - Tajik literature; literary connections.

Keywords: Humam Tabrezi, Saadi Sherozi, poems, poet, Sufi, divan, rubai, ghazal, structure of masnevi and ghazal, manuscript, receptivity, estrangement, figure, comparison, epithet, metaphor, hint, allegory, instruction and morality, love, genre, theme, composition, Sufism, literature, history of literature, everyday life, language, poetic music, metrics, rhyme, radif.

The dissertation provides the first comprehensive study of the biography and works, in particular, the ghazals of Humam Tabrezi – one of the poets of the Persian-Tajik literature of the 13th century, an overview of the state, literary heritage, written versions of the poet's divan, genre classification of his poems, ghazals and the tradition of ghazal lyrics, the theme and ideological content of the poet's ghazals, themes of love, moralizing, styles of creating motifs, praise in ghazals, Humam's susceptibility to the influence of his predecessors, the adoption of Humam's ghazals by subsequent poets, the composition of ghazals, musical aspects of ghazals, rhythm, rhyme and radif, literary embellishments of ghazals, etc. The dissertation consists of an introduction, three chapters, eleven sections, two subsections, a conclusion and a list of references. The main objective of the study is to restore the biography, determine the composition of the divan (poetry collection) of Humam Tabrezi, analyze the volume of literary heritage, analyze the ideological content and artistic originality of the poet's ghazals.

For a first time in Tajik literary criticism, the issues of the life and work of Humam Tabrezi were taken into scientific consideration, the list of his divans, the genre composition of the divan, the content of the ghazals and the skill of Humam Tabrezi in composing ghazals were analyzed. In particular, based on the analysis and comparison of information in various scientific and historical sources and the works of the poet himself, a relatively complete biography of the poet was created. Also, based on the tradition of formalism and the application of the formalist approach, the process of formation of Humam's poetic and creative skill was determined.

The results of the research can be used to compile a history of the evolution and improvement of the ghazal in the context of the history of classical Persian-Tajik poetry, and especially to determine the aspects of the Iraqi style and the individual style of the poets of the aforementioned era.